

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ТДУ: 378 (091) (575.3)  
ТКБ: 74.200+74.58 (2 тоҷикӣ)  
Х-68

*Бо ҳуқӯқи дастнавис*

**ХОЛОВ ШЕРАЛИ ИБОДУЛЛОЕВИЧ**

**САҲМИ ДОНИШГОҲОИ РАВИЯИ ТЕХНИКИИ ҶУМҲУРИИ  
ТОЧИКИСТОН ДАР ТАЙЁР НАМУДАНИ КАДРҲО  
(СОЛҲОИ 1991-2016)**

## АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD),  
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих  
(6D020301 – Таърихи ватанӣ)

Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Расулиён Қаҳҳор Расул** – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**Муқарризони расмӣ:**

**Абдуллоев Маҳмуд Ҳолович** – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ

**Раҳимова Шаҳноза Каримовна** – номзади илмҳои таърих, Сардори раёсати илм, инноватсия ва робитаи байналмилалии Донишкадаи кӯҳию металургии Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:**

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

Ҳимояи диссертатсия “\_\_\_\_\_” соли 2024 соати \_\_\_\_\_ дар ҷаласаи Шуруи диссертатсионии 6D.KOA-073. барои ҳимояи диссертатсияҳо ҷиҳати дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, ки дар назди Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров (735700, ш. Ҳуҷанд, к. Ҷавлонбековҳо, 1) амал мекунад, баргузор мегардад. Бо диссертатсия ва автореферати он дар Қитобхонаи илмии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров (735700, ш. Ҳуҷанд, хиёбони Исмоили Сомонӣ, 224) ва сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ([www.hgu.tj](http://www.hgu.tj)) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи “\_\_\_\_\_” с. 2024 тавзъе шудааст.

**Котиби илмии  
Шуруи диссертатсионӣ,  
номзади илмҳои таъриҳ**

**Исамитдинов Ж.Б.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқик.** Омӯзиши амиқи таҷрибаи таърихии донишгоҳу донишкадаҳои самту равияи техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми омодасозии кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ дар шароити дигаргуниҳои рӯзафзуни талаботи бозори меҳнат дар доҳили кишвар, минтақа ва ҷаҳон барои беҳбудии сифати таҳсилот, рушди истеҳсолоти доҳилӣ ва афзоиши рақобатпазирии баҳшҳои гуногуни иқтисоди мамлакат масъалаи муҳими таҳқиқнашуда арзёбӣ мешавад.

Бо пешрафти илму техника талабот ба ихтисосҳои техникӣ бештар гашта, тेъдоди донишгоҳу донишкадаҳо ва ихтисосҳои техникӣ дар тамоми кишварҳо рӯ ба афзоиш дорад. Зоро ҳар як давлат сайъу талош меварзад, ки барои таъмини амнияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва низомии худ аксаран мутахассисони заруриро дар доҳили қаламрави худ омода созад. Махсусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиши шумораи донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ байд аз истиқлоли давлатӣ ба вуқӯй пайваст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намуданд. Ба андешаи Пешвои миллат, «талаботи ҳаёт, робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон аз ҳар як толибilm тақозо мекунад, ки бо донишҳои замонавӣ мусаллаҳ гардад, барои рушди иноватсионӣ ва рақобатпазирии кишвари худ талош варзад»<sup>1</sup>.

Бояд гуфт, ки пас аз соҳибистиқлол гардидаи Тоҷикистон, мутаассифона, ҷумҳурии мо ба ҷанги таҳмилӣ кашида шуд, ки он ба соҳаи маориф, ҳусусан муассисаҳои таҳсилоти олии касбии самти техникӣ низ бетаъсир намонд. То замони истиқлол талабот ва тайёр намудани кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ ба таври ба худ хос сурат мегирифт ва мутахассисони ҷавон ба кор таъмин мегардидаанд. Боиси таассуф аст, ки дар замони даргириҳои доҳилӣ бо кӯҷ бастани бархе аз мутахассисон ба мамолики дигар пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳҳо низ заиф гардид, ки ин ҳол ба вазъи омодасозии кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ таъсири манғӣ расонид. Аниқтараш, дар баъзе соҳаҳо занчири интиқоли мактаби дониш аз устод ба шогирд то андозае гусаста гардид. Дар чунин шароити нобасомон аксар муассисаҳои таълимии соҳаҳои техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз равнақ бозмонданд ва ҳоло масъулин талош доранд рушди ин соҳаро ба сатҳи пешрафти кишварҳои мутамаддин наздик расонанд, ки ин равандро дар забони илм «таъқиби илмӣ» меноманд.

Хушбахтона, пас аз ба охир расидани ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ дар низоми таълиму тарбия, махсусан, дар шеваи омодасозии кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ тағйироти ҷиддие ба амал омад, ки он то андозае ба фазои бозори меҳнат ва корофаринӣ таъсири мусбат гузошт. Дар ин замина, тавассути Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри ислоҳи камбудию норасонии соҳаи маориф ва рушди ботадричи маблағгузории соҳа ҷандин санади меъёри-ҳуқуқӣ ба тасвib расид. Ба вижа, таҳия ва мавриди амал қарор гирифтани «Барномаи рушди илмҳои

<sup>1</sup> Суҳанронӣ ба муносабати Рӯзи дониш дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/616> (санаси муроҷиат: 15.10.2023).

дақик дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2005–2008» муҳимтарин иқдом дониста мешавад, ки баҳри инкишофи минбаъдаи илмҳои табииву риёзӣ дар мамлакатамон ва рушди нерӯи зеҳни хонандагон шароити мусоид фароҳам овард.

Қарорҳои Ҳукумати кишвар ва дигар санадҳои муҳимми соҳавӣ, ба ҳусус дар самти таълим, тарбия ва илм дар маҷмуъ ба пешрафти соҳаи маориф, илмҳои техникий ва шикасти тафаккури қолабӣ дар кишвар заминаи устувор гузоштанд. Ҳамзамон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди ҷаҳони мутамаддин баҳри таъмини ҳамbastagии илм ва истеҳсолот ҷанд барномаи нав қабул кард, ки ин иқдом барои таъсиси ниҳодҳои фарогири иқтисодӣ мусоидат намуд.

Мубрамӣ ва зарурати омӯзиши мавзуи мазкур дар нуктаҳои зерин низ асоснок карда мешавад:

**Якум**, дар таърихнигории ватанӣ таҳқиқи таҷрибаи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар аз мадди назар дур мондааст. Имрӯз вобаста ба рушди ҷомеа пажуҳиши таърихи фаъолияти донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникий амри воқеист. Зоро таҳлили бурду боҳти ин соҳа дар 25 соли истиқлол ба мо имкон медиҳад, ки инкишофи таҳсилоти олии қасбии равияҳои техникро дар кишвар вобаста ба сатҳи пешрафти ҷаҳони мусир ба таври муқоисавӣ нишон дидем.

**Дуюм**, омӯзиши ҳусусияти вазъи кунунии низоми маориф, таҷрибаи иҷтимоӣ ва иқдоми мактабсозии ходимони илмӣ, дурнамои рушди корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, пешрафти нирӯҳои зеҳниву техникий дар донишгоҳҳо ва сатҳи татбиқи меъёри асосии пешрафти таълими улуми техникий мутобиқи принципи «Таълим – Илм – Истеҳсолот»;

**Сеюм**, таҳқиқи комили таърихи таҷрибаи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникий дар самти омодасозии мутахассисони муҳандисӣ – техникий ва татбиқи ислоҳот дар донишгоҳу донишкадаҳои самту равияи ихтисосҳои техникий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

**Чорум**, коркарди тавсияҳо баҳри мукаммалсозии низоми таҳсилоти донишгоҳу донишкадаҳои техникий бо назардошти талаботи бозори дохилӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ва рушди технологий замони мусир.

**Сатҳи омӯзиши мавзуъ.** Таърихи маорifi кишвар дар замони истиқлол аз ҷониби олимону муҳаққиқони соҳа мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар ин ҳусус ҷандин мақола, асар, монография ва рисолаҳои номзадӣ нашру дифъ шудаанд<sup>1</sup>. Дар чунин китобу рисолаҳо ва мақолаҳои ба табърасида пайдидҳои

<sup>1</sup> Атакуллаев, У.И. Развитие общего образования в Республике Таджикистан в период независимости: 1991–2005 гг. [Текст]: дисс... канд. пед. наук / Атакуллаев Усмон Исмайлович. – Душанбе, 2010. – 146 с.; Курбанов, А.Ш. Реформирование института образования в условиях трансформации таджикского общества [Текст]: дисс... д-ра. филос. наук / Курбанов Абдурахмон Шерович. – Душанбе, 2011. – 260 с.; Лутфуллоев, М. Истиқлонияти Тоҷикистон ва масъалаҳои тарбия [Матн] / М. Лутфуллоев. – Душанбе, 2001.; Ҳамон муаллиф: Маорifi Тоҷикистон дар солҳои соҳибиқиқолӣ [Матн] / М. Лутфуллоев. – Душанбе, 2006.; Нуъмонова Г. Система образования в трансформирующемся таджикском обществе. – Дисс... канд, пед. Нуъмонова, Г. Система образования в трансформирующемся таджикском обществе [Текст]: дисс... канд. пед. наук / Нуъмонова Гулчехра. –Душанбе, 2011. – 128 с.; Раҳмонов, А.А. Диরӯз ва имрӯзи маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.А. Раҳмонов, А.Б. Расулов, К.Ф. Қодиров, Х.С. Афзалов. – Душанбе, 2011. – 184 с.; Ҳусейн-заде, М.

гуногуни низоми маорифи замони соҳибистқолӣ таҳлилу баррасӣ гардида, мушкилоту монеаҳо, инчунин дастовардҳои навини маорифи кишвар шарҳу тавзех ёфтаанд. Аммо, таърихи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми онҳо дар омода кардани мутахассисони маҳаллӣ дар таърихнигории ватанӣ аз масъалаҳои камтаҳқиқшуда ба ҳисоб меравад. Мутаассифона, дар доираи ин мавзӯъ то ба имрӯз дар шакли том таҳқиқоти комиле сурат нагирифтааст. Вале дар хориҷи кишвар масоили назариявии мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба баррасӣ гардидааст<sup>1</sup>. Новобаста аз камшумор будани пажуҳишҳо онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кард:

**Ба гурӯҳи якум** китоб, мақола ва суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон<sup>2</sup> шомил мегарданд, ки дар онҳо доир ба масъалаи маориф, илм ва раванди омодасозии мутахассисони ватанӣ маълумоти саҳеху фаровоне маҳфуз аст.

**Ба гурӯҳи дуюм** таҳқиқотеро шомил намудем, ки онҳо бевосита ба таърихи донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар баҳшида шудаанд. Аввалин муҳаққиқе, ки дар панҷсолаи аввали замони истиқлол ба таҳқиқи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар шуруъ кардааст, С. Абдуллоев<sup>3</sup> мебошад. Муҳаққиқ таърихи таъсис, раванди таълиму тарбия ва фаъолияти илмию таҳқиқотии муассисаҳои таҳсилоти олии кишварро дар замони шуравӣ ва оғози соҳибистқолӣ мавриди баррасӣ қарор додааст.

Муҳаққиқи дигаре, ки ба масъали мазкур бештар таваҷҷӯҳ намудааст, А.А. Шарипов<sup>4</sup> мебошад. Ӯ ибтидо масоили равобити байналмилалии мактабҳои олии кишварро то панҷ соли аввали замони истиқлол омӯхта, сипас доир ба

Народное образование Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2000гг.) [Текст]: дисс...канд. истор. наук / Ҳусейн-заде Малика-Бону Отаконовна. – Душанбе, 2002. – 176 с. ва ғ.

<sup>1</sup> Строгецкая, Е.В. Динамика институциональной модели университета в условиях социокультурных изменений [Текст] / Е.В. Строгецкая // Вестник СПбГУ. – 2015. – Вып.3. – С.142-150.; Пономарева, О.Н. Роль современных моделей университетов в формировании человеческого капитала [Текст] / О.Н. Пономарева // Региональная общественная организация «Центр инновационных технологий и социальной экспертизы». – 2019. – №5. – С.344-353.; Степанова, С.Н. Трансформация «идеи университета» в эволюционирующем образовательном пространстве [Текст]: дисс... канд. филос. наук / Степанова Светлана Николаевна. – Томск, 2010. – 152 с.; Белая, Г.В. Управление образовательным процессом в педагогическом университете: теория и практика [Текст]: дисс... д-ра пед. наук / Белая Галина Викторовна. – Оренбург, 2002. – 382 с.; Карпов, А.О. Университет 3.0 - социальные миссии и реальность [Текст] / А.О. Карпов // Социологические исследования. – 2017. – №9. – С.114-124.; Шаповалов, В.Ф. Основы философии. От классики к современности [Текст]: учебное пособие для вузов / В.Ф. Шаповалов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 576 с.

<sup>2</sup> Раҳмон, Э. Роҳнамои маориф [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2011. – 152 с.; Ҳамон муаллиф. Рушди маориф асоси таҳқими аркони давлат [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 334 с.; Ҳамон муаллиф. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа аст [Матн] / Э. Раҳмон // Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият. – Душанбе, 2006. – С.3-35.; Ҳамон муаллиф. Фарҳанг ҳастии миллат аст [Матн]: суханронии Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиёёни мамлакат (20-уми марта соли 2011) / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2011. – 37 с.

<sup>3</sup> Абдуллоев, С. Высшая школа Таджикистана (1931-1991) [Текст] / С. Абдуллоев. – Худжанд, 1995. – 280 с.; Ҳамон муаллиф: Учебные заведения Худжанда [Текст] / С. Абдуллоев. – Худжанд, 1995. – 64 с.; Ҳамон муаллиф: Аз таърихи ташаккули мактабҳои олӣ дар Тоҷикистон [Матн] / С. Абдуллоев. – Ҳуҷанд, 1997.

<sup>4</sup> Шарипов, А.А. Высшее образование Таджикистане (1971-1991 гг.) [Текст] / А.А. Шарипов. – Душанбе: «Шарқи озод», 1995. – 107 с.; Ҳамон муаллиф: Шарипов, А.А. Исторический опыт подготовки специалистов в системе высшего образования Таджикистана (1946-1995 гг.) [Текст] / А.А. Шарипов. – Душанбе: «Дониш», 2000. – 240 с.; Ҳамон муаллиф: Шарипов, А. Таърихи мактаби олии Тоҷикистон (1946-1995) [Матн] / А. Шарипов. – Ҳуҷанд, 2002. – 235 с.; Шарипов, А. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон [Матн]: воситаи таълимӣ барои омӯзиши курси маҳсус / А. Шарипов. – Душанбе, 2008. – 124 с.

таърихи донишгоҳҳои олии кишвар баррасиҳо анҷом додааст. Масоили меҳварии таҳқиқоти муҳаққиқи мазкурро омода кардани кадрҳои баландихтисос, таҳқими пойгоҳи моддӣ-техникий ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоҳҳои олии кишвар то соли 1995 фарогир аст. Дар ин давра донишгоҳу донишкадаҳои равияи технике, ки дар ҷумхурӣ фаъолият доштанд, номбурда ба таври возеху рушан бо овардани далелҳои мӯътамад таҳқиқ намудааст. Аммо марҳалаҳои баъдии рушди донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар дигар таҳқиқ нашудаанд.

Масъалаи ривоҷу равнақи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмуаи илмии «Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият»<sup>1</sup> мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ин маҷмуа бо суханронии сарвари мамлакат дар мулоқот бо кормандони соҳаи маориф (22 декабря соли 2005) оғоз гардида, дар маҷмуъ 17 мақоларо дар самти рушд ва мушкилоти маорифи кишвар баррасӣ намудааст. Ҳангоми таълифи мақолаҳо муаллифон дар баробари таҳлили вазъи маориф, норасоию камбузидҳо талошҳои ҳукумати ҷумҳуриро ҷиҳати барқарор намудани зерсоҳтори соҳа, беҳтар кардани сифати таълим ва нашри маводи таълими барои ҳамаи зинаҳои маорифи кишвар то соли 2006 мавриди назар қарор додаанд.

Тадқиқгарон А.А. Раҳмонов, А.Б. Расулов, Қ.Б. Қодиров, Х.С. Афзалов<sup>2</sup> асари дигаре бо унвони «Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба табъ расониданд, ки таърихи маорифи тоҷикро аз замонҳои қадим то соли 2011 мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор додаанд. Дар асари зикргардида ба таърихи маорифи ҳалқи тоҷик то андозае таваҷҷуҳ зоҳир шуда, боби сеюми он ба нашъунамои маориф дар замони соҳибиستиклолӣ бахшида шудааст, ки дар он низоми таҳсилоти олӣ ва раванди таълиму тарбия, инчунин дастовардҳои давраи навини маорифи тоҷик нишон дода шудааст.

Асари дигаре, ки ба мавзӯъ наздиктар аст, «Рушди маориф ва илм дар солҳои соҳибистиклолӣ<sup>3</sup>» буда, он ба масоили маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1991 то соли 2016 бахшида шудааст.

Бояд гуфт, ки таҳқиқоти дигаре, ки дар он доир ба Донишкадаи технология ва менечменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб ва Донишкадаи энергетикии шаҳри Боҳтар маълумоти муҳтасар ҷой дорад, рисолаи номзадии Алишери Амирхон<sup>4</sup> мебошад. Ӯ дар рисолаи илмии худ ба таърихи ташаккул ва таҳаввули донишкадаҳои мазкур дикқат дода, доир ба шароит ва шумораи донишҷӯёну омӯзгорон баррасие анҷом додааст. Ҳамзамон, А. Раҳмонов<sup>5</sup>, Қ.

<sup>1</sup> Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият [Матн]. – Душанбе, 2006. – 266 с.

<sup>2</sup> Раҳмонов, А.А. Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.А. Раҳмонов, А.Б. Расулов, Қ.Ф. Қодиров, Х.С. Афзалов. – Душанбе, 2011. – 184 с.

<sup>3</sup> Рушди маориф ва илм дар солҳои соҳибистиклолӣ [Матн]. – Душанбе, 2016. – 138 с.

<sup>4</sup> Амирхон, А. Ҳаёти фарҳангии вилояти Ҳатлон дар солҳои истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-2016) [Матн]: дисс... номз. илм. таърих: 07.00.02 / Алишери Амирхон. – Данғара, 2022. – 156 с.

<sup>5</sup> Раҳмонзода, А. Ислоҳот ба рушди маориф мусоидат намуд [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2009. – 64 с.; Ҳамон муаллиф: Маориф дурнамои нек дорад [Матн] / А. Раҳмонов // Тоҷикистон. – 2007. – №1. – С.4-6.; Ҳамон муаллиф: Накши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар инкишофи соҳаи маориф [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2006. – 144 с.; Ҳамон муаллиф: Рушди маориф – омили пешрафти мамлакат [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2014. – 262 с.

Расулиён<sup>6</sup>, Ф. Раҳимов<sup>1</sup>, Н. Ёрмандӣ<sup>2</sup>, Фарзонаи Ф.<sup>3</sup> ва дигарон дар пажуҳишҳои худ ба ин масъала то андозае мароқ зоҳир намудаанд.

**Ба гурӯҳи сеюм** асарҳоеро дохил намудем, ки онҳо бевосита ба муносабати ҷашни солгарди донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии қишвар ба табъ расидаанд. Чунин асарҳо роҷеъ ба таърихи фаъолияти Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон<sup>4</sup>, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон<sup>5</sup>, Донишкадаи қӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон<sup>6</sup>, Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Ҳуҷанд<sup>7</sup> баҳшида шудаанд.

Доир ба фаъолияти Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон М.Ф. Иброҳимов таҳқиқоти муҳим анҷом дода, ў дар бораи таърихи таъсис, инкишоф ва дурнамои донишгоҳ ба таври хронологӣ маълумот овардааст. Ҳаксусан, аз соли таҳсили 1990–1991 то соли таҳсили 2009–2010 дар рисола вобаста ба беҳтар гардидани шароити моддӣ-техникии донишгоҳ, афзоиши шумораи донишҷӯён, равнақ ёфтани равобити ҳориҷӣ, табодули донишҷӯён ва ба таҷрибаомӯзӣ сафарбар кардани онҳо далелҳои ҷолиб дарҷ ёфтааст<sup>8</sup>.

Ба муносабати 60-солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ маҷмуае ба табъ расид, ки дар он таърихи фаъолияти донишгоҳ ба таври муҳтасар инъикос ёфтааст<sup>9</sup>. Бештари дигаргуниҳо ва дастовардҳои муассисаи мазкур дар маҷмуа нишон дода шудааст. Қайд кардан ҷоиз аст, ки рисолаи номбурда ҳусусияти ҷашнӣ дошта, дар он ҳолати воқеӣ ва таърихи рушду таҳаввули донишгоҳ ба таври мукаммал инъикос наёфтааст.

Роҷеъ ба пешрафти Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ дар шаҳри Ҳуҷанд асаре бо номи «Олимони донишкада»<sup>10</sup> зери назари директори донишкада Саидӣ Дилафрӯз Раббизода нашр гардид, ки маълумоти шаш соли аввали он дар рисолаи мо мавриди истифода қарор гирифтааст.

Ба ҳамин минвол, то ҳол мавзӯъ ва масъалаи ҷойгоҳи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникӣ дар омодсозии мутахассисон аз ҷониби

<sup>6</sup> Расулиён, Қ. Таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Қ. Расулиён, Ш.Холов // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. – №6 (107). – С.200-210.

<sup>1</sup> Раҳимов, Ф. Мактаби олӣ: мушкилот ва зарурати ислоҳот [Матн] / Ф. Раҳимов // Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият. – Душанбе, 2006. – С.95-104.

<sup>2</sup> Ёрмандӣ, Н. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар рӯйхати беҳтарин таълимгоҳҳои ИДМ [Матн] / Н. Ёрмандӣ // Ҷумҳурият. – 2015. – 21 январ.

<sup>3</sup> Фарзонаи Ф. 7 патенти ихтирооти Донишгоҳи технологӣ [Матн] / Фарзонаи Ф. // Ҷумҳурият. – 2014. – 25 январ.

<sup>4</sup> Иброҳимов, М.Ф. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон [Матн]: таърих, инкишоф, ояндабинӣ / М.Ф. Иброҳимов. – Душанбе, 2010. – С.174.

<sup>5</sup> 60 сол - ин ибтидо аст [Матн]: баҳшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60-солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ. – Душанбе, 2016. – 115 с.

<sup>6</sup> Фозилов, М.М. Донишкадаи қӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон [Матн]: марҳилаҳои асосии таърих / М.М. Фозилов, И.Р. Абдуллоев. – Душанбе, 2016. – 240 с.

<sup>7</sup> Олимони донишкада [Матн]. – Ҳуҷанд: «Ношир», 2020. – 230 с.

<sup>8</sup> Иброҳимов, М.Ф. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон [Матн]: таърих, инкишоф, ояндабинӣ / М.Ф. Иброҳимов. – Душанбе, 2010. – С.174.

<sup>9</sup> 60 сол - ин ибтидо аст [Матн]: баҳшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60-солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ. – Душанбе, 2016. – 115 с.

<sup>10</sup> Олимони донишкада [Матн]. – Ҳуҷанд: «Ношир», 2020. – 230 с.

муҳаққиқони ватанӣ ба таври мукаммал дар доираи як рисолаи комили илмӣ мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор нагирифтааст.

**Робитаи рисола бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар чаҳорҷӯбай татбиқи нақшай дурнамои кори илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба иҷро расид.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАЦИЯ

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Мақсади асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода меёбад, ки таърихи таҷрибаи донишгоҳу донишкадаҳои ихтисосҳои самту равияи техниқӣ ва вазъи омодасозии мутахассисони соҳаи муҳандисӣ-техниқӣ дар 25 соли истиқололи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас омӯхта шавад. Барои анҷом додани ин мақсад муаллифи рисола иҷрои вазифаҳои зеринро зарур мешуморад:

- мушаххас намудани ҷойгоҳи равияҳои техниқӣ дар низоми таҳсилоти олии қишвар;
- таҳқиқ намудани раванди таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои нави техниқӣ дар Тоҷикистон;
- баррасии таҷаввулоти пойгоҳи моддӣ-техниқӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон;
- омӯзиши дастовардҳои илмӣ-таҳқиқотии устодони донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ;
- баррасии равобити илмӣ-таълимии донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон бо муассисаҳои пешбари умури таҳсилоти олий дар қишварҳои ҳориҷӣ;
- мушаххас намудани сатҳи омода намудани кадрҳои маҳаллӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ.

**Объекти таҳқиқот** омӯзиши шароит ва ҳолати омода кардани мутахассисони равияи муҳандисӣ-техниқӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии Тоҷикистон дар зарфи 25 соли соҳибистиқлолӣ мебошад.

**Мавзуи таҳқиқот** таҳқиқи таърихи таҷаввулоти донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ, пойгоҳи моддӣ-техниқӣ ва захираи зеҳниву дастовардҳои илмии онҳо ва ҳамзамон, вазъи омодасозии мутахассисони муҳандисӣ-техниқӣ ба ҳисоб меравад.

**Марҳала, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот)** фарогири солҳои 1991–2016 мебошад, яъне дар он 25 соли замони соҳибистиқлолӣ баррасӣ шудааст. Дар ин давра донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии қишвар ба таҷаввулоти азим дучор гардиданд. Давраи мавриди назарро аз лиҳози дараҷа ва дигаргунҳо метавон ба се марҳала ҷудо кард.

**1. Солҳои 1991–1997.** Дар ин муддат дар қишвар ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ идома ёфт, ки ин рӯйдод боиси таназзули низоми маориф, пойгоҳи моддӣ-техниқӣ ва коста гардидани иқтидори зеҳни донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ гардид.

**2. Солҳои 1998–2005.** Дар ин марҳала паёмадҳои ҷанги шаҳрвандии таҳмилий бартараф карда шуда, ба рушди низоми донишгоҳӣ ва вусъати омодасозии мутахассисони равияи техникӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд.

**3. Солҳои 2006–2016.** Ин марҳала ба таҳия ва тасдиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стратегияву барномаҳои давлатӣ заминаи ҳуқуқӣ барои таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар мусоидат намуда, давраи сифатан нав дар ҷодаи омода намудани мутахассисони равияи техникӣ маҳсуб меёбад.

**Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот.** Дар таҳқиқоти диссертационӣ ҷандин принсипу услубҳои маъмули маърифатӣ дар илми муосири таърихнигорӣ – айнияти илмӣ (объективияти илмӣ), таърихият, масъалагузорӣ, муқоисаи таърихӣ, таҳлили системавӣ, соҳторӣ-функционалӣ, қиёси илмӣ ва назарӣ истифода шуд.

**Пойгоҳи сарчашмашиносии таҳқиқотро** аз рӯи моҳият, мазмун ва мундариҷа ба як ҷанд гурӯҳ чудо намудан ба мақсад мувоғиқ аст:

- Асарҳо, баромадҳо ва паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба масоили гуногуни соҳаи маорифи кишвар баҳшида шудаанд. Президенти мамлакат дар асарҳояш маорифро соҳаи калидӣ дар нашъунамои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакат арзёбӣ намуда, мақоми онро дар сиёсати давлатӣ нишон додааст<sup>1</sup>. Ҳамзамон, доир ба зарурияти омӯзиши фанҳои бунёдӣ ва омода кардани мутахассисони равияи муҳандисӣ-техникӣ дар баромадҳо ва Паёмҳо пайваста таъкид гардидаанд.<sup>2</sup>

- Гурӯҳи дигари манбаъҳои таҳқиқотӣ ҳуҷҷатҳои расмӣ – давлатӣ ба мисли Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Стратегияву<sup>3</sup> барномаҳои давлатӣ<sup>4</sup> ва низомномаҳо ташкил медиҳад. Махсусан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»<sup>5</sup> ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ»<sup>6</sup>, ки фаъолияти соҳаҳои муҳталифи маорифи

<sup>1</sup> Раҳмон, Э. Рушди маориф асоси таҳқими аркони давлат [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 334 с.

<sup>2</sup> Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68>

<sup>3</sup> Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://ncpi.tj/wpcontent/uploads/2020/02/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf> (данаи муроҷиат: 12.07.2023).

<sup>4</sup> Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008–2015 [Матн]. – Душанбе, 2007. – 48 с.; Государственная программа подготовки педагогических кадров на 2005–2010 гг. [Текст] // Омӯзгор. – 2004. – 26 ноябр.; Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011–2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://maorif.tj/storage/Dokument's/Barnomaho/ba24a74e3d838d8f893a8dd608f28028.pdf> (санаи муроҷиат: 27. 12. 2023).

<sup>5</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» [Матн]. – Душанбе: Шарқи озод, 2006. – 92 с.

<sup>6</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://majmilli.tj/қонуни-ҷт-дар-бораи-таҳсилоти-олии-кас/> (санаи муроҷиат: 27. 12. 2023).

кишварро танзим менамояд, як қабати дигари манобеи таҳқиқотии рисоларо ташкил намудааст.

- Қисми муҳим ва хеле арзишманди манбаъҳои таҳқиқотии рисоларо асноду ҳуҷҷатҳои Бойгонии Марказии Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (БМДҖТ) ташкил медиҳанд. Ҳангоми омӯзиши ҳуҷҷатҳои БМДҖТ хазинаи №360 мавриди истифодаи ҳаматарафа қарор гирифт.

- Дигар бахши манбаъҳои таҳқиқотии рисоларо ҳуҷҷатҳои бойгонии ҷории Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ, Донишгоҳи технологи Тоҷикистон ва дигар донишкадаҳои равияи техникии кишвар ташкил медиҳанд. Махсусан, ҳисоботи солона ва нақшаву барномаҳои онҳо бештар мавриди истифода қарор гирифтанд.

- Маводи матбуоти даврӣ ва сомонаҳои интернетӣ қабати дигари манбаъҳои таҳқиқотии рисоларо ташкил додаанд, ки онҳо бо Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ, нашри мақолаҳо, сұхбату гузоришҳо, ки ба масоили таҳқиқшаванда вобастагӣ доранд.

Ба ин тарик, дар таълифи рисолаи мазкур манбаъҳои зиёде таҳлилу баррасӣ шудаанд. Ҳадафи асосии баррасии манбаъҳои зикргардида, махсусан истифодаи ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатӣ ва бойгониҳои ҷории ишорашуда ба гардиши илмӣ ворид намудани маводи онҳо, ба хонанда равшан соҳтани мазмун ва муҳтавои онҳо ба ҳисоб меравад.

### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд**

1. Таҳқиқи раванди омодасозии мутахассисони соҳаи муҳандисӣ-техниқӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар дар 25 соли замони истиқлол;

2. Мавқеи ихтисосҳои самту равияҳои техниқӣ дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷиҳати рушди донишҳои бунёдӣ;

3. Таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ дар манотики кишвар ва нишон додани имконияти таҳсил дар онҳо;

4. Таҳаввулоти пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ ва дастрасии омӯзгорону донишҷӯён ба озмоишгоҳу таҷҳизоти техниқӣ дар рафти ичрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълимӣ;

5. Тавсифу татбиқи дастоварди олимону омӯзгорони донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар дар истеҳсолоти ватанӣ;

6. Ҳамкориҳои муштараки донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар дар самти таҳқиқоти илмӣ, табодули донишҷӯён, таҷрибаомӯзӣ ва такмили ихтисоси устодону омӯзгорон;

7. Сифати омода кардани мутахассисони равияи техниқӣ ва ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ будани онҳо ;

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Бори нахуст дар доираи як диссертатсияи илмӣ таърихи таҷрибаи донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ ва раванди

омодасозии кадрҳои маҳаллӣ дар замони истиқлол мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифт. Муҳимтарин навгониҳои диссертатсия:

- масоили меҳварии фаъолияти донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ дар низоми маорифи кишвар баррасӣ ва мушаххас гардид;
- бори аввал раванди таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои нави улуми техниқӣ дар Тоҷикистон таҳқиқ гардид;
- замина ва паёмади таҳаввулоти пойгоҳи моддӣ-техниқӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон баррасӣ шуд;
- дастовардҳои илмӣ-таҳқиқотии устодони донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ ва мушкилоту дурнамои кори онҳо мушаххас гардид;
- сатҳ ва натиҷаи равобити илмӣ-таълими донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон бо муассисаҳои пешбари умури таҳсилоти олӣ дар кишварҳои хориҷӣ таҳқиқ карда шуд;
- ҳолати воқеӣ, дастоварду мушкилоту раванди омодасозии кадрҳои маҳаллӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифт.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Рисола аҳаммияти илмӣ-назариявӣ ва амалӣ дорад ва натиҷаҳои он метавонад дар анҷоми корҳои илмии муарриҳон, мутахассисони соҳаи маориф ва донишгоҳу донишкадаҳои равияни техникии кишвар чиҳати муайян намудани дурнамои омодасозии мутахassisон ёрӣ расонад. Натиҷаи таҳқиқотро метавон барои таҳияи стандартҳо, нақшаву барномаҳои давлатӣ дар самти омодасозии кадрҳои техниқӣ, таҳияи барномаҳои таълими, курсҳои маҳсус ва маводи иловагии омӯзиш дар макотиби олии ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор дод. Хулоса ва тавсияҳои диссертатсия барои таҳқиқи бисёр масъалаҳои мубрами таърихи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлол ва низоми омодасозии мутахassisон муфид мебошанд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо.** Эътиимоднокии натиҷаҳои тадқиқот дақиқии маълумот, коғӣ будани ҳаҷми маводи тадқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои тадқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқи эътиимоднокии тадқиқот мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ манзур карда шудаанд.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Таҳқиқоти илмӣ, навгонӣ ва натиҷаҳои он ба бандҳои шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таъриҳ (6D020301 – Таърихи ватанӣ) мутобиқат менамояд.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот** дар таҳия ва асосноккунии номи мавзуъ, таҳия ва татбиқи нақшай кор, ҷамъоварӣ ва коркарди маводи соҳавӣ, таҳлили адабиёти мавҷуда, таҳлили вазъи омодасозии кадрҳои маҳаллӣ ва иқтидори моддӣ-техникиву зеҳни донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар зоҳир мешавад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия (гузориши нуктаҳои асосии диссертатсия дар конфронтсҳо, ҷаласаҳо, семинарҳо ва дигар ҳамоишҳои илмӣ).** Матни комили рисола дар ҷаласаи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (**Қарори №11**, аз

**18.06.2024**) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия гардид. Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияи апрелии ҳайати устодони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (14–19 апрели 2022) ва се конференсияи илмӣ-назариявии ҷумхурияйӣ, аз ҷумла дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (18–19 майи 2017) ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (4 сентябри 2021 ва 15 ноября 2022) баён шудаанд.

**Интишори натиҷаҳои диссертатсия.** Муаллиф мазмуни асосии рисоларо дар 8 мақолаи илмӣ интишор намудааст. Аз ин шумора 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия дар ҳачми 172 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф шуда, аз муқаддима, 2 боб, 6 зербоб, хулоса, рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда (146 номгӯй) иборат аст.

## **МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ**

**Дар муқаддима** мубрамии мавзуи таҳқиқ ва сатҳи омӯзиши он асоснок карда шуда, робитаи рисола бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, объект, мавзузъ, марҳала, макон ва давра, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, пойгоҳи сарчашманиносӣ, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, навгонии илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиомнокии натиҷаҳо, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳо, интишори натиҷаҳо, соҳтор ва ҳачми диссертатсия нишон дода шудааст.

Боби якуми рисола **«Раванди таъсис ва таҳқими низоми донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон дар замони истиқлол»** аз се зербоб иборат аст.

Зербоби якуми боби якуми рисола **«Ҷойгоҳи равияҳои техниқӣ дар низоми таҳсилоти олии кишвар»** фарогири таърихи рушди илмҳои техниқӣ, марказҳои таълимии соҳаи техниқӣ, равобити ногусастани илмҳои ҷамъиятиву техниқӣ, моделҳои таълимӣ, давраҳои таҳаввул ва мавқеи равияҳои техниқӣ дар низоми маорифи Тоҷикистон мебошад. Дар рисола дарҷ гардидааст, ки дигаргуниҳои ҷомеа дар оҳири асри XX ба фаъолияти донишгоҳҳо ва низоми таълим низ бетаъсир намонд. Дар ин радиғ, муассисаҳои таҳсилоти олии равияи техникии Тоҷикистон аз ин тағиирот дар канор намонданд. Таҳаввулоти замони нав аз ҳар як мутахассис талаб менамояд, ки доимо дар фикри тақмили дониши ҳуд бошад, дониши ва малакаи хешро вобаста ба замон ва макон иваз намояд. Дар ин замина, дар низоми таҳсилоти донишгоҳҳои оҳири асри XX ва аввали асри XXI табодули донишҷӯён ба миён омад. Мутахассиси оянда дар заминай ин шакли таълим ба ҳама навоварӣ омода мегардад. Маҳз дар ҳамин давра шумораи донишгоҳҳо дар дунё, ҳусусан, дар Тоҷикистон зиёд гардид ва ҳар як донишгоҳ вобаста ба талаботи бозори меҳнат ихтисосҳои бозоргир кушоданд, яъне низоми донишгоҳҳо ба модели нав гузашт, ки онро модели 3-юм ном мебаранд.

Таҳлилҳо нишон дод, ки низоми таълими донишгоҳҳои равияи техникии кишвар ба модели 3-юм мувофиқат мекунанд, вале иддае аз муассисаҳои

бонуфузи таълимии равияи техникии ҷаҳон аллакай ба модели 4-ум гузаштаанд.

Ҳукумати кишвар барои мустаҳкам кардани мавқеи донишҳои техниқӣ дар низоми таҳсилоти олии кишвар ва муваффақ гардонидани мақомоти даҳлдори соҳа ҷандин санади меъёрии ҳукуқӣ таҳия ва тасдиқ намуд. Ҳамзамон, оид ба дастгирии нерӯҳои илмӣ ҷораҷӯй карда шуд.

Дар рисола зикр мешавад, ки дар заминаи санадҳои меъёрии ҳукуқӣ донишгоҳу донишкадаҳои олии равияи техникии кишвар стандарти давлатӣ ва нақшашои таълимӣ таҳия ва тасдиқ намудаанд. Аммо дар ин самт мушкилот ҷой дорад. Ба андешаи профессор Ҳ. Одназода,<sup>1</sup> дар донишкадаву донишгоҳҳои равияи техниқӣ бештари соатҳои таълимӣ ба фанҳои ҷомеашиносӣ ихтинос доранд. Донишҷӯ – мутахассиси оянда фанҳои асосии таълимиро бо назардошти маҳдудияти соатҳои таълимӣ аз бар карда наметавонад. Мутаассифона, чунин мушкилот дар ҳамаи фанҳои таълимии низоми таҳсилоти олии кишвар ба назар мерасад.

Ҳамин тариқ, дар зербоби мазкур мавқеи равияҳои техниқӣ бо назардошти гутариши моделҳои муваффақи ҷаҳонӣ дар низоми таҳсилоти олии кишвар ба таври объективӣ инъикос ёфтааст.

Дар зербоби дуюми боби якуми рисола «**Таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои нави техниқӣ дар Тоҷикистон**» раванди таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ дар ҷумхурӣ ба таври ҳронологӣ инъикос ёфтааст. Муаллиф бар он андеша аст, ки дар замони истиқлол Ҳукумати кишвар ба масъалаи таъсис ва ташкили донишкадаву донишгоҳҳои техникии мамлакат аҳаммияти маҳсус зоҳир намуда, дар як марҳалаи на ҷандон тӯлонӣ, аниктараш дар 20 соли охир ҷандин донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуданд. Инҳо Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон, Филиали Донишгоҳи технологи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ва ғайра мебошанд.

Дар рисола дарҷ мешавад, ки дар шароити бүмбасти коммуникатсионии кишвар бунёди донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ дар манотики гуногун имкон дод, ки довталабон дар шаҳру навоҳии наздик ба макони истиқомат ба донишгоҳу донишкадаҳо дохил ва пас аз ҳатм ҳамчун мутахассиси варзида дар корхонаҳои саноатии кишвар ба кор ҷалб шаванд. Ҳарчанд таъсис ва бунёди донишгоҳу донишкадаҳои олии равияи техниқӣ дар манотики гуногуни кишвар имкони таҳсили шаҳрвандондонро беҳтар кард, вале дар ибтидо норасоии шароити мусоиди таҳсил, заъифии пойгоҳи моддӣ-техниқӣ ва дараҷаи таҳассусии ҳайати омӯзгорони ин муассисаҳои таълимии олии навтаъсис ба назар мерасид. Новобаста аз ин мушкилот, бунёди муассисаҳои олии равияи техникии кишвар ва фаъолияти мутахассисони омодакардаи онҳо дар рушди иқтисоди мамлакат муносиб аст.

---

<sup>1</sup> Сұхбат бо д.и.т., профессори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ Ҳ. Одназода (санаси сұхбат: 04.10.2023)

Ҳамин тариқ, дар зербоби мазкур мушкилоту дастоварди раванди таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар ба таври ҷашмрас таҳлилу баррасӣ гардид.

Дар зербоби сеюми рисола **«Таҳаввулоти пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон»** диссертант зикр менамояд, ки дар оғози истиқлоли давлатӣ Ҳукумати кишвар барои беҳтар кардани пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳу донишкадаҳо ва шароити майшии донишҷӯён баъзе тадбирҳо андешид. Вале мутаассифона, ҷанги шаҳрвандӣ (1992–1997) ба вазъи маорифи кишвар ва шароити хуби таълим дар донишгоҳо таъсири номуносиб гузошт. Қариб тамоми воситаҳои таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо корношоям гардид. Ин ҳолати ногувор таъсири манфии ҳудро ба фаъолияти минбаъдаи донишгоҳо ва дараҷаи азхудкуни дониши донишҷӯён расонид. Дар баробари ин, дар чунин давраи мушкилу ҳассос дар кишвар ҷанд донишкадаву донишгоҳо ифтитоҳ ёфт, ки воқеан пойгоҳи моддӣ-техникии онҳо ба меъёрҳои замони нау мутобиқ набуд.

Дар рисола таъқид мешавад, ки солҳои 1991–2016 тамоми донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар барои беҳтар кардани пойгоҳҳои моддӣ-техникии ҳуд тадбир андешид, дар асоси барномаву нақшаҳои таҳрезишуда дигаргунӣ ба амал оварданд. Аз намои зоҳирӣ то васеъ намудани масоҳати муассиса, таъминот бо мизу курсӣ, компютеру принтер, таҳтаҳои электрониву маводи таълимӣ, озмоишгоҳҳои фанниву соҳавӣ, паркҳои техниکӣ ва ғайра. Аммо таҳлилҳо нишон дод, ки пойгоҳи моддӣ-техникии муассисаҳои таҳсилоти олии равияи техникии ҷумҳурӣ бо пойгоҳи моддиву техникии донишгоҳу донишкадаҳои техникии иддае аз кишварҳои ҳориҷӣ қонеъкунанда нестанд. Махсусан, паркҳои техниکӣ дигаргунӣ ниёз доранд. Дар робита ба ин масъала соли 2016 сардори шӯъбаи илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми кишвар Ҳуршед Зиёев иброз дошта буд, ки воқеан фаъолияти паркҳои технологӣ қонеъкунанда ва ба талаботи пайванди илму истеҳсолот ҷавобғӯ нест. Дар ин ин самт ҳанӯз мушкилот дорем. Барои рушди паркҳои технологӣ, пеш аз ҳама, маблағ зарур аст. Аз ҷониби дигар, моле, ки истеҳсол мешавад, бояд ҳаридор дошта бошад. Албатта, дар ин паркҳо баъзе корҳо анҷом дода мешавад, аммо онҳоро наметавон навоварӣ номид<sup>1</sup>. Ҳамзамон, дар донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниکӣ норасони маводди таълимӣ бо забони давлатӣ, дар мисоли китобҳои дарсӣ, дастуру васоити таълимӣ ва озмоишӣ дар озмоишгоҳҳои фаннӣ ва соҳавӣ дар давраи таҳқиқ мушоҳида мегардад.

Ҳамин тавр, таҳаввулоти пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар якранг сурат намегирад. Дар ибтидои солҳои истиқлол дар донишгоҳҳо заъфи пояҳои моддию техниکӣ ба ҷашм мерасад. Аз соли 2005 ин ҷониб то андозае пояҳои моддӣ-техникии донишгоҳҳо беҳтар гардид.

<sup>1</sup> Фарзонаи Ф. Паркҳои технологӣ: Аз сухан ба амал гузарем [Матн] / Фарзонаи Ф. // Ҷумҳурият. – 2016. – 1 декабр.

**Боби дуюми рисола «Чойгоҳи донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон дар пешрафти корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва омода намудани кадрҳои маҷаллӣ» аз се зербоб иборат мебошад.**

Дар зербоби якуми боби дуюми рисола «Дастовардҳои илмӣ-таҳқиқотии устодони донишгоҳу донишкадаҳои техникий» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Воқеан, татбиқи дастовардҳои инноватсионӣ дар истехсолот, рушди устувори чомеа ва ҳалли мусбати масоили мубрами соҳаҳои муҳталифи иқтисоди кишвар ба фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ва инноватсионии макотиби олии техникии кишвар бо ҳам тавъам буданд буданд, онҳо дар таҳқими техникую технологий бахши воқеии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиргузоранд.

Таҳлилҳо нишон дод, ки иқтидори илмӣ – техникии корхона, институтҳои илмӣ ва донишгоҳҳои маҳсуси техникӣ аз рӯи таҷҳизоти озмоишгоҳҳо, сармояи иқтисодӣ, кадрӣ, сатҳи ташкилӣ ва суръати ба бозор пешниҳод намудани маҳсулоти тайёр муайян мешавад<sup>1</sup>.

Бояд гуфт, ки дар ҳамаи донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ суръати хуб ва натиҷаи таҳқиқоти донишмандону пажуҳишгарон патенту шаҳодатномаҳо доранд. Дар 25 соли замони истиқлол ихтирооти бисёре аз олимони донишкадаву донишгоҳҳои равияи техникӣ дар Маркази миллии патенту иттилоот сабт шудаанд ва ихтирокорон соҳиби гувоҳинома шудаанд, аммо дар амал аксари ин дастовардҳо рӯи коғаз мемонанд. Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 зикр намуданд, ки дар замоне ки илму технология бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, дар илми тоҷик навғонӣ ва ташаббусҳои илмӣ кам ба мушоҳида мерасад, афроди лаёқатманд, ихтироъкор ва навҷӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ ҷалб намешаванд ва мавзуъҳои фармоишӣ барои талаботи давлат равона намегарданд. Ҳамзамон, бо ин, ҷиҳати иҷрои мавзуъҳои фармоишӣ ва истифодаи самараноки онҳо зарурати таҷдиdi назари маблағгузории соҳаи илм ба миён омадааст ва Ҳукуматро зарур аст, ки масъалаи мазкурро омӯхта, ҷиҳати танзими он ҷораҷӯй намояд<sup>2</sup>.

Таҳлилҳо нишон дод, ки миқдори дарҳости патент доир ба ихтироот аз тарафи шаҳрвандони мамлакат дар соли 2007 ба 117 адад, соли 2008 ба 113 адад, соли 2009 ба 116 адад расид<sup>3</sup>.

Ҳамин тавр, дар радифи ҳамаи дастовардҳои илмиву таҳқиқотии олимони донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникӣ баъзе мушкилоти ҳалталаб, ба мисли баланд будани синну соли миёнаи ҳайати профессорону олимон, ба таври коғӣ маблағгузорӣ нагардидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникӣ, дар истехсолот татбиқ нашудани ихтирооти

<sup>1</sup> Ермолаева, Е.Н. Формирование и оценка научно-технического потенциала предприятия [Текст]: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ермолаева Елена Николаевна. – Новосибирск, 2002. – 187 с.

<sup>2</sup> Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/.pdf> (санаи муроҷиат: 15.10.2023).

<sup>3</sup> Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://maorif.tj/storage/Dokument's/Barnomaho/ba24a74e3d838d8f893a8dd608f28028.pdf> (санаи муроҷиат: 27. 12. 2023).

олимони соҳа ва ба талаботи замон ҷавобгӯ набудани марказҳои таҳқиқотиву пажӯҳишӣ мавҷуд аст.

Дар зербоби дуюми боби дуюми рисола «**Равобити илмӣ-таълимии донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ**» фаъолияти бахши байналмилалии ҳар як донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар ба таври муфассал баррасӣ гардидааст. Дар рисола зикр мешавад, ки ҷиҳати васеъ намудани доираи ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ дар самти маориф ва илм бо ташабbusi Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илм ҷандин шартнома ба имзо расид, ки онҳо барои густариши равобити байналмилалии донишгоҳу донишкадаҳо заминаи устувор фароҳам оварданд<sup>1</sup>.

Дар рисола дарҷ шудааст, ки бо назардошти авзои сиёсиву ҷамъиятии даҳсолаи аввали замони истиқлол бахши равобити байналмилалии донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар ба таври ҷашнгар сурат намегирифт. Зоро дар сатҳи табодули донишҷӯён, омода кардани мутахассисон дар макотиби олии кишварҳои хориҷӣ ва такмили ихтисоси ҳайати омӯзгорон, таҳқиқоти муштарақ, ки бояд дар заманаи созишиномаҳо ва бахши хориҷии донишкадаву донишгоҳҳои равияи техникӣ сурат мегирифт, хеле кам ба назар мерасад. Пас аз мӯтадил гардидани вазъи сиёсӣ, аниқтараш бо имзои созишиномаи сулҳ дар сиёсати хориҷии ҷумҳурий муваффақиятҳо бештар шуданд, ки ин ба фаъолияти дар бахши равобити байналмилалии донишкадаву донишгоҳҳои кишвар таъсири мусбат расонид. Имрӯз донишкадаву донишгоҳҳои равияи техникии кишвар дар асоси қонунгузории ҷумҳурий бо донишгоҳҳои хориҷӣ ҳамкории муштарақ доранд.

Ҳамин тарик, давоми 25 соли замони истиқлол бахши равобити байналмилалии донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар давра бо давра густариш дорад. Барои барқарор намудани ҳамкориҳои тарафайн дар соҳаи таҳсилоти олий, шарикон барои иштирок дар конфронсҳо ва дигар ҳамкориҳои судманд талош варзиданд. Дар ҳама самтҳои равобити байналмилалӣ дастовардҳои Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон нисбат ба дигар муассисаҳои таҳсилоти олии равияи техникии кишвар беҳтар аст.

Дар зербоби сеюми боби дуюми рисола «**Сатҳи омода намудани кадрҳои маҳаллӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ**» мавриди таҳқиқу пажӯҳиш карор гирифтааст. Диссертант менависад, ки мактабу маориф дар маркази сиёсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар қарор дорад, барои беҳтар гардидани низоми маориф ва ба ин васила омода кардани кадрҳои баландихтисоси рақобатпазир тадбирҳои мушаҳҳас андешида мешавад. Махсусан, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илму маорифро ҳамеша аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҳукумати ҷумҳурий медонанд.<sup>2</sup> Дар ин замана, ў аз тамоми имконият истифода мебарад, то ки Тоҷикистон дар ояндаи наздик ба яке аз

<sup>1</sup> Рушди илм ва маориф дар замони истиқлол [Матн]. – Душанбе, 2016. – С.134.

<sup>2</sup> Таъқидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов дар бораи мактаб ва маориф [Матн]. – Душанбе, 2005. – С.31.

кишварҳои ободу хуррам ва илму маорифаш пешрафта табдил ёбад ва ба ин васила собит созем, ки воқеан ҳам, тоҷикон миллати бофарҳанг, соҳибмактаб ва соҳибқаламу соҳибилманд<sup>1</sup>.

Дар давраи таҳқиқ низоми омода кардани мутахассисони равияи техникӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ба таври ҷиддӣ тағйир ёфт. Агар дар ибтидо омода кардани кадрҳо дар шакли мутахассис, аспирант ва докторант сурат мегирифт, дар давраҳои баъд дар шакли бакалавр, магистр ва доктор PhD ба роҳ монда шуд.

Давоми 25 соли замони соҳибистиқлолӣ донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникӣ даҳҳо ҳазор мутахассис дар соҳаҳои гуногуни техникӣ омода кардаанд. Аз ҷумла, соли 2014 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимиро 3031 нафар донишҷӯ ҳатм намуданд. Ба мисли ин дигар донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар дар ин муддат мутахассис омода карданд.

Ба навиштаи диссертант, новобаста аз ин дастовардҳо, ҳанӯз ҳам дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи муҳандисӣ-техникӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар мушкилоти зиёд ҷой дорад. Махсусан, дар раванди таълим маводди кофӣ барои таълими фанҳои ихтисосӣ мавҷуд нест. Маводи мавҷуда ба такмил низ ниёз доранд. Таҳлили коршиносони соҳа нишон медиҳад, ки ҷиҳати таҳияи стандарт ва нақшаву маводи таълимии омодасозии муассири кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон ҷанд ниҳод ва ё мутахассисон дар ҳамбастагӣ фаъолияти муштарак доранд. Мутаассифона, чунин корҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии равияи техникии ҷумхурӣ дида намешавад. Ҳамзамон, кӯҳнашавии таҷҳизоти техникӣ ва дар таносуб бо стандартҳои байналмилалӣ рӯз то рӯз мушоҳида мешавад. Зоро яке аз шартҳои асосии дурнамои омодасозии кадрҳои муҳандисӣ – техникӣ ба эътибор гирифтани шумора, соли барориши, иқтидори техникии таҷҳизот дар озмоишгоҳҳо ва таносуби ширкати донишҷӯён дар дарсҳои озмоишгоҳӣ ба ҳисоб меравад.

Дар таҷрибаи омодасозии кадрҳои муҳандисӣ-техникӣ моделҳои муваффақи дунё – англосаксонӣ (Британияи Кабир, ИМА, Австралия), осиёӣ (Чин, Хиндустан, Сингапур ва ғ.) ва олмонӣ (Олмон)<sup>2</sup> муассир мебошанд. Вақти он расидааст, ки мутахассисон дар асоси омӯзиши таҷрибаи моделҳои зикршуда василаи беҳтарӣ таълими онҳоро дар донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар ҷорӣ намоянд.

Ҳамин тариқ, дар зербоби мазкур дастоварду мушкилоти раванди омода кардани мутахассисони муҳандисӣ-техникӣ дар ҷумхурӣ баррасӣ гардидааст.

<sup>1</sup> Рушди маориф ва илм дар даврони истиқололияти давлатӣ. Ба ифтихори 25-солагии Истиқололияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – С.86.

<sup>2</sup> Оценка системы подготовки инженерно-технических кадров: материалы комплексного исследования потребностей крупнейших региональных работодателей [Текст] / Под общ. ред. Л.Н. Банниковой. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. ООО «Издательский Дом «Ажур» 2016. – С.45.

## ХУЛОСА

### **I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия**

Пас аз ошнай, омӯзишу пажуҳиши рисолаҳои татқиқотӣ, китобу мақолаҳои илмӣ, маводи бойгонӣ, қиёси назарӣ, сухбати мутахассисон ва дигар маъхазҳои хаттӣ мо ба чунин хулоса омадем:

1. Дар замони мусир инкишофи босуръати илмҳои техниکӣ ҷараён дорад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, инсоният ба дастовардҳои замони хеш қаноат надорад ва ҳамарӯза ба қашфиёти нав даст мезанад, ки аксарияти онҳоро соҳаи техниکӣ ташкил медиҳад. Маълум аст, ки илмҳои техниکӣ дар асоси илмҳои бунёдии математика, физика, химия ва биология ба вучуд омадаанд ва мақсади асосии онҳо соҳтани манзараи илмии нави олам ба ҳисоб меравад. Барои оғаридани манзараи илмии нави олам корҳои зиёдеро ба анҷом расонидаанд, ки то ҳанӯз басанда нест. Ҳолати кунуни соҳаи мазкур хело нигароникунанда аст, зеро аксарияти мутахассисони соҳа бар он андешаанд, ки мо аз солҳои ҳаштодуми қарни гузашта то ҳол пеш нарафтаем ва ҳатто дар бâзze соҳаҳо рӯ ба таназзул ниҳодаем [2–M];

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлол барои рушди низоми маориф ва ба таҳсил фаро гирифтани шаҳрвандон дар равияҳои техниکӣ корҳои назаррас анҷом додааст. Ҳусусан, таҳия ва тасдиқи санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунанда, Стратегияву барномаҳои давлатӣ, ифтиҳои донишгоҳу донишкадаҳои олии равияи техниکӣ ва филиалҳои донишгоҳҳои равияи техникии хориҷӣ дар кишвар. Дар радифи ин тадбирҳо, ҳукумати кишвар барои омода кардани мутахассисони дорои дараҷаи илмӣ дар хориҷи кишвар талош намуда, тамоми донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар ҷиҳати омода кардани кадрҳои равияи техниکӣ факултетҳои равияҳои техниکӣ таъсис доданд [1–M];

3. Дар замони истиқлол Ҳукумати мамлакат ба таъсис ва ташкили донишкадаву донишгоҳҳои техникии мамлакат аҳаммияти маҳсус зоҳир намудааст. Дар як марҳалаи начандон тӯлонӣ, аниқтараш дар 25 соли замони истиқлол ҷандин донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниکӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтиҳо ёфта, то соли 2016 шумораи онҳо дар кишвар ба 9 адад расид. Ин имкон дод, ки дар шароити бумбасти коммуникатсионии кишвар довталабон дар шаҳру навоҳии наздик ба макони зист ба таҳсил фаро гирифта шаванд. Дар ин замина, корхонаҳои саноатии кишвар бо мутахассисони маҳаллӣ таъмин гардида, дар пешрафти иқтисодиёти мамлакат натиҷаҳои назаррас ба амал омад [4–M];

4. Мустаҳкам гардидани пойгоҳи моддию техникии донишгоҳу донишкадаҳои техникии ҷумҳурӣ якранг сурат нагирифтааст. Дар ибтидои солҳои соҳибистиқлолӣ дар донишгоҳҳо ҳаробшавии пойгоҳи моддию техниکӣ ба ҷашм мерасад. Маҳсусан, соҳтмону бунёди биноҳои нав ва аз таъмири ҷорӣ баровардани иншооти таълимӣ ва бо мизу курсиву таҷҳизоти техниکӣ, аз қабили компьютер, принтер, тахтаҳои электронӣ таъмин гардидани донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниکӣ зина ба зина сурат гирифт. Ҳамзамон, ифтиҳои озмоишгоҳу таҷҳизонидани онҳо бо техниқаву технологияи ҳозиразамон ва китобхонаву қироатхонаҳои электронӣ, таъсиси паркҳои техниکӣ ва ҷалби омӯзгорону донишҷӯён барои таҷрибаомӯзиву корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ,

сохтмону барқарорсозӣ ва бунёди хобгоҳҳои омӯзгорону донишҷӯён ва беҳтар кардани шароити майшии онҳо аз дигар тадбирҳо арзёбӣ мегардад [4–М];

5. Новобаста аз тадбирҳои ҳукумати кишвар дар низоми маорифи чумхурӣ ҷиҳати омода кардани мутахассисон ҷандин мушкилот, аз қабили номукаммал будани стандарт ва нақшаҳои таълимӣ, такори фанҳои таълимӣ ва дур мондани фанҳои таҳассусӣ аз нақшаҳои таълимӣ, такори ихтиносҳо ва бозоргир набудани мутахассисони соҳа, норасоии мутахассисони дорои дараҷаи илмӣ дар баъзе ихтиносҳо мушоҳида мешавад, ки ба низоми омодасозии мутахассисони варзидаи техниқӣ таъсири манғӣ дорад [3–М];

6. Дар давраи таҳқиқ норасоии маводи таълимӣ бо забони давлатӣ аз қабили қитобҳои дарсӣ, дастуру васоити таълимӣ мушоҳида мешавад. Ҳарчанд дар ин давра иддае аз фанҳои тадрисшаванд бо маводи таълимӣ таъмин гардида бошанд ҳам, vale басанд нест. Ҳамзамон, дар озмоишгоҳҳо норасоии маводи озмоишии соҳавӣ вучуд дорад. Дар баробари ин, дар раванди таълим технологияи мусосир (компьютерҳо ва видеопроектрҳо) ба таври лозимӣ истифода намешавад. Дар бештари маврид корношоям мебошанд [2–М];

7. Ҳадафи асосии таъсиси паркҳо, пеш аз ҳама, илмро бо истеҳсолот тавъам намудан ва онро дар амал татбиқ кардан аст. Аз ин ҷиҳат паркҳои технологӣ ба таваҷҷӯҳи хосса ва дастгирӣ ниёз доранд. Ҳоло таҷҳизоте, ки дар назди паркҳои технологи донишгоҳу донишкадаҳои кишвар мавҷуд аст, танҳо барои таҷрибаомӯзист. Барои рушди минбаъдаи паркҳои техникиву технологӣ зарур аст, ки ба онҳо дар андозупорӣ, пардоҳти бочи гумrukӣ ва қарзи бонкӣ имтиёз дода шавад. Чунин имтиёзҳо барои ворид намудани технологияи нав ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ мусоидат менамоянд. Ба ин хотир барои фаъолияти пурсамари паркҳои технологӣ роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ бояд шароити мусоид фароҳам созанд ва монеаҳоро бартараф намоянд. Дар акси ҳол аз таъсиси чунин паркҳо манфиате нест;

8. Дар 25 соли замони истиқлол олимону донишмандон ва омӯзгорони донишкадаву донишгоҳҳои равияи техникии кишвар новобаста аз мушкилот ба дастовардҳои муҳим ноил гардидаанд. Дар мамлакат таҳқими нерӯи илмию техниқӣ ҳамчун яке аз шартҳои зарурӣ дар такмили иқтисодиёт ва гузариши давра ба давра ба роҳи инноватсионии рушд яке аз самти стратегӣ дониста шудааст. Дар ин замона, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ихтирооти донишмандону омӯзгорони донишгоҳҳои равияи техниқӣ то андозае ба рушди инноватсия дар кишвар мусоидат намуд [6–М];

9. Новобаста аз дастовардҳо синну соли миёнаи ҳайати профессорону номзадҳо хеле баланд аст. Мутахассисони ҷавони дорои дараҷа ва унвони илмӣ дошта дар донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ камшуморанд. Аспирантура дар кишвар мавқеи худро аз даст додааст, зоро бештари таҳсилкунандагони зинаи аспирантураи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техниқӣ рисолаҳои илмиро дифоъ накарда, танҳо идрорпулӣ гирифтаанду ягон кори таҳқиқотӣ нагузаронидаанд. Ҳамзамон, машғул гардидаони онҳо ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба таври кофӣ маблағузорӣ нашуда, ихтирооти олимони соҳа дар истеҳсолот ба таври кофӣ татбиқ намешаванд. Дигар аз масъалаҳои ҳалталаб дар он аст, ки

марказҳои таҳқиқотиву пажуҳишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии равияи техникӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ нестанд [3–М];

10. Мавқеи магистри техникӣ то ҳол норӯшан боқӣ мондааст. Мувофиқи низомномаи Балон магистратура бояд байни дониши донишгоҳҳои олӣ ва фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ҳамчун занҷир баромад намояд, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксарияти магистрҳои ихтисосҳои муҳандисӣ-техникӣ дониши кофии техникӣ надоранд. Дар давлатҳои рушдёфта зинаи магистратураво ҳамчун майдони амалигардонии имкониятҳои зеҳнӣ истифода мебаранд, яъне дар ҳамин давра донишҷӯ аввалин қадамҳои худро барои инноватсия кардан мегузорад, аммо аксарияти магистрантони ин соҳа ба корҳои илмӣ таҳқиқотӣ машғул намешаванд;

11. Пас аз соҳибистиқлол гардидани кишвар имкони равобити байнамилалии донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии чумхурӣ бо донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии хориҷӣ беҳтар гардид. Воқеан, дар ин самт дар миёни донишгоҳу донишкадаҳои кишвар дастовардҳои Донишгоҳи технологији Тоҷикистон бештар аст [1–М];

12. Дар байни донишу малакаи хатмкунандагони донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ ва истеҳсолот тафовути ҷиддӣ аст, зоро дар аксарияти ихтисосҳои донишгоҳҳои техникӣ омӯзгорони ҳирфай намерасанду пойгоҳи озмоишгоҳиашон хело қафомонда мебошад. Дар аксарият ихтисосҳои донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ робита бо истеҳсолот ба таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст, ки ба савияи донишу малакаи хатмкунандагон таъсири манфӣ мерасонад. Ҳамзамон, барои омода намудани мутахассисони соҳаи муҳандисӣ-техникӣ корхонаҳои истеҳсолӣ умуман саҳмгузор нестанд, яъне аз донишгоҳу донишкадаҳо дарҳост намекунанд, ки донишҷӯён дар қадом самт дониши худро сайқал диҳанд ва қадом самт аллакай барои истеҳсолот нолозим аст. Дар ин ҳолат бояд корхонаҳои даҳлдори соҳа ҳангоми таҳияи барномаю силлабусҳои фанӣ бевосита иштирок намоянд [3–М];

13. Ягон донишгоҳи техникӣи Тоҷикистон маниторинг доир ба ҷои кор таъмин гардидани хатмкунандагонро нагузаронидааст. Мувофиқи дастурамали рейтингии донишгоҳҳои дунё шумораи бо кор таъмин гардидани хатмкунандагон ва маоши вазифавии онҳо яке аз шартҳои асосӣ ба ҳисоб меравад;

14. Гузариш ба технологияи навин хело бо суръати паст амалӣ мегардад. Аксарияти омӯзгорони соҳа бо маводи кухна ба донишҷӯён дарс мегузаранд, ки боиси қафомонии тафаккури техникии онҳо мегарданд. Барои беҳтар кардани ин самт дар низоми бетанафуси таълим курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони соҳавӣ дар озмоишгоҳҳои сатҳи ҷаҳонӣ нақши асосӣ мебозад. Мутаассифона, аксарияти муаллимони донишгоҳҳои техникӣ ҳатто аз кишвар берун нарафтаанд;

15. Яке аз шартҳои асосии баҳодиҳии омодасозии қадрҳои муҳандисӣ-техникӣ гузарондани мониторинги сифати таҳсилот, ба эътибор гирифтани шумора, соли барориш, имкониятҳои техникии таҷхизоти озмоишгоҳӣ ва таносуби донишҷӯён баҳри дастрасии онҳо ҳангоми гузаронидани дарсҳои лабораторӣ ба ҳисоб меравад. Иддае аз озмоишгоҳҳои донишгоҳу

денишкадаҳои равияи техниқӣ то ҳол ба таҷхизоти кӯҳна фаъолият доранд. Дар ин самт зарур аст, ки денишгоҳу денишкадаҳои равияи техникии кишвар эътибори бештар диханд. [2–М];

16. Кумитаи омор, Маркази тадқиқоти стратегӣ, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва дигар вазорату кумитаҳо бояд на танҳо омори имрӯзаю гузаштаро пешниҳод намоянд, балки бозори меҳнати ояндаро низ пешгӯй карда тавонанд, зеро аксарияти ихтисосҳои техниқӣ дар денишгоҳҳо такрор мегарданд, ки боиси аз меъёر зиёд омода кардани кадрҳо дар як соҳа мегарданду соҳаҳои дигари истеҳсолоти кишвар бе мутахассис мемонанд;

17. Ҳангоми ба нақша гирифтани ба денишгоҳ шомил намудани довталабон, маҳсусан онҳое, ки тариқи Квотаи президентӣ ва квотаҳои соҳавӣ таҳсил мекунанд, макони зист ва иқтидорҳои иқтисодию техникии ҳамон минтақа ба эътибор гирифта шавад. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки дар денишгоҳу денишкадаҳои равияи техникии кишвар чунин масъалаҳо ба назар гирифта намешаванд. Ҳатмкунандагони Квотаи президентӣ, ки онҳо дар маҳалли худ бояд ба кор таъмин гарданд, мутаассифона, дар ин самт мушкилот пеш меояд, яъне ба кор таъмин карда намешаванд.

## **II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот**

1. Барои дар сатҳи байналмилалӣ омода кардани мутахассисони соҳаи муҳандисӣ-техниқӣ стандартҳои таълимӣ, барномаҳо ва ихтисосҳои амалкунандай денишгоҳу денишкадаҳои равияи техникии кишвар таҷдиди назар карда шаванд;

2. Барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва стратегияву барномаҳои давлатӣ дар самти омода кардани мутахассисони равияи муҳандисӣ-техниқӣ зарур аст, ки ҷойҳои бучавӣ дар денишгоҳу денишкадаҳои равияи техниқӣ барои довталабон бештар карда шавад;

3. Дар денишгоҳу денишкадаҳои равияи техникии кишвар ба масоили гендерӣ дикқат дода шавад. Барои муносибати гендериро дар ихтисосҳои муҳандисӣ – техниқӣ риоя намудан, бояд корҳои тарғиботиро дар байни наврасдуҳтарон зиёд намуд, зеро аз нигоҳи илми психология дар баязе ихтисосҳои фаъолияти занҳо нисбат ба мардҳо самараноктар аст;

4. Пойгоҳи моддӣ-техникии денишгоҳу денишкадаҳои равияи техниқӣ вобаста ба ихтисосҳои доштаашон, хусусан озмоишгоҳҳои соҳавӣ бо таҷхизоти навтарин таъмин карда шаванд;

5. Вобаста ба назардошти манофеи миллӣ мутахассисони дорои дараҷа ва унвони илмӣ, ки дар Тоҷикистон имкони омодасозӣ нест, дар хориҷи кишвар тайёр карда шаванд;

6. Зинаи магистратураи денишгоҳу денишкадаҳои равияи техниқӣ таҷдиди назар карда шавад. Он ба ду гурӯҳ ҷудо карда шавад, яъне гурӯҳи аввал таҳсили яқсола, ки ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ машғул нагарданд ва гурӯҳи дигар, таҳсили дусола, ки ба корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ машғул гарданд;

7. Вақти он расидааст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун доир ба касби муҳандисӣ қабул карда шавад, зеро таҷрибаи давлатҳои пешрафта собит намудааст, ки дар асоси чунин қонун роҳҳо ва усуљҳои омодакунӣ, доираи

фаъолият ва одоби муҳандис, инчунин талаботи бозори меҳнат танзим карда мешаванд. Илова бар ин, ин гуна қонунҳо масъулияти омодасозии кадрҳои муҳандисӣ-техникиро танҳо ба донишгоҳу донишкадаҳо ҳавола намекунад, балки корхонаҳои истеҳсоли давлатӣ ва шахсӣ низ дар омода кардани кадрҳо саҳмгузор мегарданд;

8. Барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ва таъмини донишҷӯён таълифиу нашри маводи таълимӣ, хусусан китобҳои дарсӣ бештар карда шавад.

9. Хуб мешуд, ки дар ягон донишгоҳу донишкадаҳои техникии ҷумҳурӣ моделҳои муваффаки ҷаҳонӣ, аз ҷумла модели чорум таҷриба карда мешуд. Зоро дар ин навъи донишгоҳҳо низоми маҳсуси идоранамоӣ роҳандозӣ шуда, дониш, таълим, тичорат ва ҳам олами виртуалий хело ҳуб истифода мегардад. Ба андешаи муҳаққиқон, мутахассиси оянда на танҳо малакаи хуби қасбӣ дошта бошад, балки дар олами маҷозӣ (виртуалий) мавқеъ ёфта тавонад, ки инро бо забони илмӣ истифодабарандай технологияи блокчейн меноманд.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ**

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ расидаанд:**

**[1-М]** Холов, Ш.И. Ҳамкориҳои байналмиллалии Донишкадаи технология ва менечменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб [Матн] / Ш.И. Холов // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. – №5. – С.83-86.

**[2-М]** Холов, Ш.И. Нақши Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон дар омода намудани мутахассисони соҳаи коркарди металҳои кӯҳӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ [Матн] / Ш.И. Холов // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2019. – №1. – С.140-142.

**[3-М]** Холов, Ш.И. Нақши Донишгоҳҳои техникии Тоҷикстон дар омода намудани мутахассисони соҳои саноат [Матн] / Ш.И. Холов // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2019. – №5. – С.50-53.

**[4-М]** Расулиён, Қ., Холов, Ш.И. Таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Қ. Расулиён, Ш.И. Холов // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. – №6 (107). – С.200-210.

### **II. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:**

**[5-М]** Холов, Ш.И. Эмомалӣ Раҳмон асосгузори сулҳи байни тоҷикон [Матн] / Ш.И. Холов // Маводи конференсияи ҷумҳурияйӣ илмӣ-назариявии олимони ҷавони ДМТ таҳти унвони «Мактаби сулҳпарваронаи Пешвои миллат-роҳнамои ҷавонон барои имрӯзу ояндаи дурахшон». Бахшида ба 20 солагии Ваҳдати миллӣ ва соли ҷавонон, ш. Душанбе, 18-19 майи соли 2017. – Душанбе, 2017. – С.15-17.

**[6-М]** Холов, Ш.И. Таъсиси донишгоҳҳои техникӣ дар Тоҷикстон дар солҳои истиқлоли давлатӣ [Матн] / Ш.И. Холов // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ зери унвони Истиқлоли давлатӣ: марҳилаи тақдирсоз дар сарнавишти ҳалқи тоҷик (ба муносибати 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикстон)». ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, 4 сентябри соли 2021. – Душанбе, 2021. – С.384–395.

**[7-М]** Холов, Ш.И. Ичлосия XVI Шурои Олӣ ва рушди донишгоҳҳои техникии Тоҷикстон [Матн] / Ш.И. Холов // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ таҳти унвони «Аҳамияти таърихии Ичлосияи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикстон дар мустаҳкам гардидани пояти Истиқлоли давлатӣ». ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, 15 ноября соли 2022. – Душанбе, 2022. – С.244-247.

**[8-М]** Холов, Ш.И. Равнақ пайдо намудани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар донишгоҳҳои равияи техникӣ дар солҳои 2010–2020 [Матн] / Ш.И. Холов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантону магистрантон ва донишҷӯёни донишгоҳ баҳшида ба Рӯзи илми тоҷик, Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020–2040), Солҳои рушди саноат (солҳои 2022–2026) ва 30-солагии Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикстон. ДДОТ ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, 14–19 апрели соли 2022.– Душанбе, 2022. –С. 220–225.



**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УДК: 378 (091) (575.3)  
ББК: 74.200+74.58 (2 тадж)  
**X-68**

*На правах рукописи*

**ХОЛОВ ШЕРАЛИ ИБОДУЛЛОЕВИЧ**

**ВКЛАД ВУЗОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ (1991–2016 гг)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD),  
доктора по специальности 6D020300 – История  
(6D020301 – Отечественная история)

**Душанбе-2024**

Диссертация выполнена на кафедре истории таджикского народа Таджикского национального университета.

**Научный руководитель:**

**Расулиён Каххор Расул** –  
доктор исторических наук,  
профессор кафедры истории  
таджикского народа  
Таджикского национального  
университета

**Официальные оппоненты:**

**Абдуллоев махмуд Холович** –  
доктор исторических наук,  
профессор кафедры истории  
таджикского народа Кулябского  
государственного университета  
имена Абуабдуллох Рудаки

**Раҳимова Шаҳноза Каримовна**  
– кандидат исторических наук,  
началник управления науки,  
инноваций и международных  
отношений Горно-металлурги-  
ческого института  
Таджикистана

**Ведущая организация:**

Технического университета  
Таджикистана имени М. С.  
Осими

Защита состоится «\_\_\_\_» 2024 года в 00.00 часов на заседании диссертационного совета 6Д КОА-073 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, при Худжандском государственном университете имени академика Б.Г. Гафурова, по адресу (735700, г. Худжанд, ул. Мавлонбековых, 1). С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеки ХГУ имени академика Б.Г. Гафурова (735700 г. Худжанд, пр. Исмоила Сомони, 224) и на официальном сайте Худжандского государственного университета имени академика Б.Г. Гафурова ([www.hgu.tj](http://www.hgu.tj))

Автореферат разослан «\_\_\_\_» 2024 года

**Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат исторических наук**

**Исомитдинов Ж.Б.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы научного исследования.** Всестороннее изучение истории университетов и институтов технического направления и системы подготовки инженерно-технических кадров в Республике Таджикистан является важным вопросом в деле усовершенствования качества образования, повышения конкурентоспособности секторов экономики страны с учетом современных требований отечественных, региональных и глобальных рынков, и развития прибыльных отраслей отечественного производства.

С научно-техническим прогрессом возраст и спрос на технические специальности во всех странах, увеличивается также число университетов и институтов по техническим специальностям. Потому что для обеспечения экономической, социальной и военной безопасности каждая страна пытается подготовить большую часть своего кадрового персонала внутри своей страны. В частности, в Республике Таджикистан, после обретения государственной независимости увеличилось количество университетов и институтов технического направления. Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон с начала независимости уделяет серьезное внимание этому вопросу. По словам Лидера нации: «Потребности жизни, политические, экономические, социальные и культурные связи нашей независимой страны требуют от каждого студента обладания современными знаниями, стремления к инновационному развитию и конкурентоспособности своей страны».<sup>1</sup>

Разумеется, после приобретения Таджикистаном независимости, наша республика, к сожалению, оказалась втянута в навязанную войну, и образовательный сектор, особенно высшие профессионально-технические учебные заведения, остались незамеченными. До приобретения независимости отбор и подготовка технических специалистов осуществлялись уникальным способом, с участием молодых специалистов. К сожалению, в период нестабильности страны часть специалистов уехали в другие страны, а материально-техническая база ВУЗов не была оснащена должным образом, что глубоко сказалось на подготовке инженерно-технических кадров. Иными словами, в некоторых областях в той или иной степени была нарушена цепочка передачи знаний от учителей к ученикам. Таким образом, Республика Таджикистан отстаёт от стран мира на данный момент по ключевым направлениям технологической ориентации и пытается выйти на тот уровень развития, который, выражаясь научной терминологией называют «научным преследованием».

К счастью, после окончания гражданской войны в системе образования произошли значительные изменения, в частности в подготовке инженеров и техников, что положительно сказалось на рынке труда и создании новых рабочих мест. В связи с этим правительство республики утвердило ряд нормативно-правовых мер, направленных на исправление недостатков в секторе

---

<sup>1</sup> Суханронӣ ба муносабати Рӯзи дониш дар Дошишгоҳи технологии Тоҷикистон [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/616> (санаси муроҷиат: 15.10.2023).

образования и постепенное развитие его финансов. В частности, разработка и реализация "Программы развития точных наук в Республике Таджикистан на 2005-2008 годы" рассматривается как важнейший шаг в создании благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся и дальнейшего совершенствования естественно-математических наук в нашей стране.

Постановления Правительства Республики Таджикистан и другие важные отраслевые документы, особенно в области образования, подготовки кадров и науки в целом, заложили прочную основу для прогресса в сфере образования, технической науки и разрушения стереотипов в обществе. В то же время Правительство Республики Таджикистан приняло ряд новых программ по обеспечению сотрудничества между наукой и производством в контексте развития цивилизованного мира и внесло вклад в создание интегрированной экономической системы.

Актуальность и необходимость изучения данной темы обосновывается также следующими положениями:

**Во-первых**, в отечественной историографии история университетов и технических институтов страны не было предметом научного исследования. Сегодня, в связи с развитием общества, исследование истории университетов и институтов технического направления является очень актуальным и своевременным. Потому что необходимо определять, что достигнуто и какие есть недостатки в этом направлении за 25 лет независимости и что необходимо сделать, чтобы изменить и адаптировать обучение в технических отраслях к современным мировым стандартам.

**Во-вторых**, изучение особенностей современного состояния системы образования, социального опыта и традиций формирования школ обладателями ученых степеней, соответствие научно-исследовательских работ, интеллектуальных и технических ресурсов ВУЗов современным требованиям, а также определения степени соблюдения базового стандарта обучения и преподавание технических наук в форме «Образование – Наука – Производство»;

**В-третьих**, необходимо всестороннее изучение истории университетов и институтов технического направления, подготовка специалистов инженерно-технических отраслей и внедрение реформ для всех университетов и институтов технических специальностей Республики Таджикистан;

**В-четвертых**, важно разработка рекомендаций по усовершенствованию системы образования в университетах и институтах технического направления с учетом требований внутреннего, регионального и мирового рынков труда и развития современных технологий.

**Степень изученности исследуемой темы.** История системы образования страны в период независимости рассматривалась учеными и исследователями этой отрасли, по этому вопросу были опубликованы ряд статей, защищены

работы, написаны монографии и диссертации.<sup>1</sup> В этих научных публикациях были рассмотрены и анализированы различные аспекты системы образования в период независимости, обсуждены проблемы и препятствия, стоящие на пути ее развития, а также достижения новой системы образования в стране. Однако история университетов и институтов технического направления Республики Таджикистан и их вклад в подготовке местных специалистов в отечественной историографии является в числе малоизученных вопросов. К сожалению, полноценных и всесторонних исследований по этой теме не проводились. Хотя теоретические вопросы исследуемой темы более полноценно исследованы за рубежом.<sup>1</sup> Несмотря на небольшое количество исследований по теме, их можно разделить на следующие группы:

**К первой группе** относятся многочисленные книги, статьи и выступления Основателя мира и единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона,<sup>2</sup> в которых содержится точная и обширная информация по вопросам образования, науки и процесса подготовки отечественных специалистов.

**Ко второй группе** относятся исследования, непосредственно посвященные истории высших учебных заведений страны. Первым исследователем, начавшим изучения деятельности ВУЗов страны в первые пять лет периода независимости является С. Абдуллоев.<sup>3</sup> Он изучил историю образования, процесс обучения и научно-исследовательскую деятельность высших учебных заведений страны в советское время и в начале периода независимости.

Другим исследователем, обративший внимание на данный вопрос, является А. А. Шарипов.<sup>4</sup> Он сначала исследовал вопросы международных

---

<sup>1</sup> Атакуллаев У.И. Развитие образование в Республике Таджикистан в период независимости- Дисс. канд. пед. наук. - Душанбе, 2010.; Курбанов А.Ш. Реформирование института образования в условиях трансформации таджикского общества, - Душанбе, - Дисс.докт. философ. наук. -Душанбе, 2011.; Лутфуллоев М. Истиқолияти Тоҷикистон ва масъалаҳои тарбия. - Душанбе, 2001; Ҳамон қас: Маорифи Тоҷикистон дар солҳои соҳибиқолӣ. - Душанбе, 2006; Нуъмонова Г. Система образования в трансформирующемся таджикском обществе. – Дисс... канд. пед. наук. –Душанбе, 2011.; Раҳмонов А.А., Расулов А.Б., Қодиров К.Ф., Ағзалов Х.С. Диরӯз ва имрӯзи маорифи Тоҷикистон. - Душанбе, 2011. -184 с.; Ҳусейн-заде М. Народное образование Республики Таджикистан в период суверенитета (1991-2000гг.): Дисс...канд.ист.наук.- Душанбе, 2002 ва ф.

<sup>2</sup> Строгецкая Е.В. Динамика институциональной модели университета в условиях социокультурных изменений // Вестник СПбГУ. - 2015. - Вып. 3. - С. 142-150; Пономарева О.Н. Роль современных моделей университетов в формировании человеческого капитала // Региональная общественная организация «Центр инновационных технологий и социальной экспертизы». - 2019. - № 5. - С. 344-353; Степанова С.Н. Трансформация «идеи университета» в эволюционирующем образовательном пространстве: дис. ... канд. филос. наук. - Томск, 2010. - 152 с. Белая Г.В. Управление образовательным процессом в педагогическом университете: теория и практика: дис. ... д-ра пед. наук. - Оренбург, 2002. - 382 с; Карпов А.О. Университет 3.0 - социальные миссии и реальность // Социологические исследования. -2017. - № 9. - С. 114-124; Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности: Учебное пособие для вузов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 576 с.

<sup>2</sup> Раҳмон, Э. Роҳнамои маориф [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе, 2011. – 152 с; Ҳамон муаллиф. Рушди маориф асоси таҳқими аркони давлат [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 334 с; Ҳамон муаллиф. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа аст [Матн] / Э. Раҳмонов // Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқолият. – Душанбе, 2006. – С.3-35; Ҳамон муаллиф. Фарҳанг ҳастии миллат аст [Матн]: суханронии Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмонов дар мулоқот бо зиёни мамлакат (20-уми марта соли 2011). – Душанбе, 2011. – 37 с.

<sup>3</sup> Абдуллоев С. Высшая школа Таджикистана (1931–1991).– Худжанд, 1995; Учебные завидения Худжанда. – Худжанд, 1995 (хаммуалиф); Аз таърихи ташаккули мактабҳои олӣ дар Тоҷикистон. – Ҳуҷанд, 1997.

<sup>4</sup> Шарипов А.А. Высшее образование Таджикистане (1971–1991 гг). – Душанбе: «Шарқи озод», 1995. – 107с., Ҳамон қас. Исторический опыт подготовки специалистов в системе высшего образования Таджикистана (1946–

отношений высших учебных заведений страны в первые пять лет независимости, а затем провел обширное исследования по истории университетов республики. Ключевые вопросы его научных исследований являются подготовка высококвалифицированных кадров, укрепление материально-технической базы и научно-исследовательской деятельности университетов страны до 1995 года. Исследователем также был полноценно изучен деятельность действовавших в данный период университетов и институтов технического направления. Однако более поздние этапы развития университетов и институтов технического направления страны не исследованы им.

Одним из трудов, содержащий важные сведения о сфере образования Республики Таджикистан это сборник статей – «Образование Таджикистана в годы независимости»<sup>1</sup>. Сборник начинается с публикации выступления главы страны на совещании с работниками сферы образования (22 декабря 2005 года) и содержит 17 статей, которые посвящены актуальным вопросам образования в стране. При написании статей авторы наряду с анализом тогдашнего состояния сферы образования, с учетом направленных усилий правительства страны по восстановлению инфраструктуры отрасли, рассматривают вопросы повышения качества образования, публикации учебных материалов на всех уровнях образования страны до 2006 года.

Исследователями А. А. Раҳмоновым, А. Б. Расуловым, К. Б. Кадыровым, Х. С. Афзаловым<sup>2</sup> написан еще одна работа под названием «Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» («Прошлое и настоящее сферы образования Республики Таджикистан»), в которой исследованы и обсуждены вопросы истории образования таджикского народа с древнейших времен до 2011 года. В данной работе в некоторой степени освещена история образования таджикского народа. Третья глава данной работы посвящена периоду независимости, где рассмотрены достижения системы высшего образования, процесс обучения и воспитания, а также современные положения сферы образования страны.

Другая работа, более близкая к теме нашего исследования это – «Рушди маориф ва илм дар солҳои соҳибистиклолӣ»<sup>3</sup> («Развития образования и науки в годы независимости»). В нем обсуждены вопросы сферы образования и науки Республики Таджикистан в период с 1991 по 2016 годы.

Достоин упоминания, еще одно исследование, содержащее краткую информацию об Институте энергетики города Бохтар и Институте технологий и инновационного менеджмента города Куляб. Эта диссертация Алишери Амирхон,<sup>4</sup> в которой автор рассматривает историю становления и развития

---

1995 гг.) – Душанбе: «Дониш», 2000. – 240 с., Ҳамон кас. Таърихи мактаби олии Тоҷикистон (солҳои 1946–1995). – Ҳуҷанд: «Хурӯсон», 2002. -235 с., Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон (Воситаи таълимӣ барои омӯзиши курси маҳсус). – Душанбе, 2009. -124 с.

<sup>1</sup> Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият [Матн]. – Душанбе, 2006. – 266 с.

<sup>2</sup> Раҳмонов А.А., Расулов А.Б., Қодиров Қ.Б., Афзалов Х.С. Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2011. 184 с.

<sup>3</sup> Рушди маориф ва илм дар солҳои соҳибистиклолӣ. – Душанбе, 2016. – 138 с.

<sup>4</sup> Амирхон, А. Ҳаёти фарҳангии вилояти Ҳатлон дар солҳои истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991–2016) [Матн]: дис. ... номз. илм. таърих:07.00.02 / Алишери Амирхон.- Данғара, 2022. – 156 с.

упомянутых институтов, предоставляя информацию об условиях обучения в них и численности их студентов и преподавателей. Также, другие исследователи в том числе, А. Раҳмонов,<sup>1</sup> К. Расулиён,<sup>2</sup> Ф. Раҳимов,<sup>3</sup> Н. Ёрманди,<sup>4</sup> Фарзона Ф.<sup>5</sup> и др. в своих исследованиях в общих чертах обращают внимание на вопросы по образованию и науке в стране.

**К третьей группе** относятся произведения, опубликованные непосредственно к годовщине основания университета или технического института в стране. Это сборники, посвященные истории деятельности Технологического университета Таджикистана,<sup>6</sup> Технического университета Таджикистана,<sup>7</sup> Горно-металлургического института Таджикистана,<sup>8</sup> Политехнического института Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими в городе Худжанд.<sup>9</sup>

О деятельности Технологического университета Таджикистана исследование провел М. Ф. Иброҳимов. Он предоставит информацию об истории, процессе развитии и перспективах университета в хронологическом порядке. В частности, автором показан улучшение материально-технических условий университета, рост численности студентов, внешние связи, обмен студентами, их стажировка заграницей в период с 1990–1991 учебного года по 2009–2010 гг.<sup>10</sup>

По случаю 60-летия Технического университета Таджикистана имени М. С. Осими был опубликован сборник, в котором кратко отражена деятельность университета.<sup>11</sup> В нем изложены основные изменения и достижения ВУЗ-а. Этот сборник является юбилейным изданием, и не может в полной мере отразить реальное положение и исторический процесс развития университета.

Об истории деятельности Политехнического института Технического университета Таджикистана имени академика М. Осими в городе Худжанд, под руководством директора института Саиди Дилафуз Раббизода была издана

<sup>1</sup> Раҳмонзода, А. Ислоҳот ба рушди маориф мусоидат намуд [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2009. – 64 с. Ҳамон муаллиф. Маориф дурномои нек дорад [Матн] / А. Раҳмонов // Тоҷикистон. – 2007. – №1. – С.4-6. Ҳамон муаллиф. Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар инкишофи соҳаи маориф [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2006. – 144 с., Ҳамон муаллиф. Рушди маориф-омили пешрафти мамлакат [Матн] / А. Раҳмонзода. – Душанбе, 2014. – 262 с.

<sup>2</sup> Расулиён К. Таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои техниқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К. Расулиён, Ш.Холов. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. -№6(107). –С.200–210.

<sup>3</sup> Раҳимов Ф. Мактаби олий: мушкилот ва зарурати ислоҳот [Матн] / Ф. Раҳимов // Маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият. – Душанбе, 2006. – С.95-104.

<sup>4</sup> Ёрмандӣ Н. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар рӯйхати беҳтарин таълимгоҳҳои ИДМ//Ҷумҳурият – 2015, - 21 январ.

<sup>5</sup> Фарзонаи Ф. 7 патенти иҳтирооти Донишгоҳи технологӣ// Ҷумҳурият – 2014, - 25 январ.

<sup>6</sup> Иброҳимов М. Ф. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон: таъриҳ, инкишоф, ояндабинӣ. – Душанбе, 2010. - С. 174.

<sup>7</sup> 60 сол - ин ибтидо аст (Бахшида ба 25 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60 солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осими). – Душанбе, 2016. – 115 с.

<sup>8</sup> Фозилов М.М., Абдуллоев И.Р. Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон (мархилаҳои асосии таъриҳ).- Душанбе, 2016. -240 с.

<sup>9</sup> Олимони донишкада. – Ҳучанд: «Ношир», 2020. – 230 с.

<sup>10</sup> Иброҳимов М. Ф. Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон: таъриҳ, инкишоф, ояндабинӣ. – Душанбе, 2010. - С. 174.

<sup>11</sup> 60 сол - ин ибтидо аст (Бахшида ба 25 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60 солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осими). – Душанбе, 2016. – 115 с.

книга под названием «Олимони донишкада»<sup>1</sup> («Учёные института»), из которой сведения о первых шесть лет деятельности заведения широко использованы нами в нашей диссертации.

Успехи Политехнического института Таджикистана имени М. С. Осими в Худжанде были описаны в работе "Ученые института", изданной под руководством его директора Саиди Дилафруз Раббизода, информация о работе которого за первые шесть лет была использована в нашей статье.

Таким образом, следует упоминать, что вклад ВУЗ-ов технического направления в подготовке специалистов в Республике Таджикистан полноценно и всесторонне не был предметом системного и специального исследования.

**Связь работы с научными программами (проектами), темами.** Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного научно-исследовательского плана кафедры истории таджикского народа Таджикского национального университета.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Цели и задачи исследования.** Основной целью данной диссертации является конкретное исследование истории опыта работы вузов и технических учебных заведений и состояния повышения квалификации в области техники и технологии за первые 25 лет независимости в Республике Таджикистан. Для достижения этой цели автор диссертации считает необходимым рассмотреть следующие вопросы:

- определить место технологического сектора в национальной системе высшего образования;
- исследование процесса создания новых университетов и технических институтов в Таджикистане;
- рассмотрения развития учебно-методических материалов и технической инфраструктуры в университетах и технических институтах Таджикистана;
- исследование исследовательской деятельности преподавателей университетов и технических институтов;
- обзор научных и образовательных связей между университетами и техническими вузами Таджикистана и ведущими высшими учебными заведениями зарубежных стран;
- определение уровня подготовки местных кадров в университетах и технических институтах.

**Объектом исследования** является изучение условий и положение подготовки инженерно-технических специалистов в университетах и институтах технического направления страны за 25 лет периода независимости.

**Предметом исследования** является изучение истории развития университетов и институтов технического направления, их материально-технической базы, интеллектуальных ресурсов и научных достижений, а также состояния подготовки инженерно-технических специалистов в них.

---

<sup>1</sup> Олимони донишкада. – Хуҷанд: «Ношир», 2020. – 230 с.

**Этапы, географические и хронологические рамки научного исследования.** Данная научная работа по хронологии охватывает период 1991–2016 годов, то есть 25 лет независимости. За этот период в университетах и технических вузах страны произошли огромные изменения. По масштабам и изменениям этот период можно разделить на три этапа.

1. **1991–1997 годы.** В этот период в стране продолжалась навязанная гражданская война, и такая нежелательная ситуация привела к упадку системы образования, материально-технической базы и интеллектуального потенциала университетов и институтов технического направления.

2. **1998–2005 годы.** На этом этапе были ликвидированы последствия навязанной гражданской войны, создана благоприятная основа для развития системы высшего образования и серьезной подготовки специалистов технической отрасли.

3. **2006–2016 годы.** Этот этап считается качественно новой эпохой в подготовке технических специалистов, способствующей разработке и утверждению нормативно-правовых документов, национальных стратегий и программ, а также правовой базы для создания университетов и технических институтов в стране.

**Теоретические и методологические основы исследования.** В диссертационном исследовании использованы ряд популярных в современной историографии принципов и методов – научная аналогия (научная объективность), историчность, постановка проблемы, историческое сравнение, системное, структурно-функциональное, научно-теоретическое сравнение и т.п..

**Источниковую базу исследования** составляет ряд использованных источников, которых по содержанию и значению можно разделить на несколько групп:

- Произведения, выступления и послания Основателя национального мира и единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона, посвященные различным вопросам образования в стране. В своих работах президент страны проанализировал и обсудил сферу образования, показал роль и значения сферы образования в государственной политике<sup>1</sup>. В выступлениях и посланиях главы государства постоянно подчеркивалась необходимость изучения фундаментальных предметов и подготовки специалистов в инженерно-технической сфере<sup>2</sup>.

- Другую группу источников составляют официальные государственные акты, такие как Постановления Правительства Республики Таджикистан в области образования, Закон Республики Таджикистан «Об образовании», Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном образовании и профессиональном образовании после высшего учебного заведения»,

<sup>1</sup> Раҳмонов Э. Рушди маориф – асоси таҳқими аркони давлат. – Душанбе, 2009. – 334 с.

<sup>2</sup> Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68>

стратегии<sup>3</sup>, государственные программы<sup>4</sup> и другие нормативные акты. Особым источником для нашего диссертационного исследования является Закон Республики Таджикистан «Об образовании»<sup>1</sup> и Закон Республики Таджикистан «О высшем профессиональном образовании и профессиональном образовании после высшего учебного заведения»<sup>2</sup>, который регулирует деятельность различных учреждений в сфере образования страны.

- Документы Центрального государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА РТ) составляют важнейшую часть источников нашего диссертационного исследования. При изучении документов ЦГА РТ широко был использован нами фонд 360.

- Другими источниками диссертационного исследования являются текущие архивные документы Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Технического университета Таджикистана им. М. С. Осими, Технологического университета Таджикистана и другие институты технического направления страны. В частности, годовые отчеты, планы и программы данных учреждений были использованы в большей степени.

- Материалы периодической печати и электронной ресурсы являются также другой группой источников нашей диссертации, в которых опубликованы Постановления Правительства Республики Таджикистан, приказы Министерства образования и науки Республики Таджикистан, отчеты университетов и институтов технического направления, статьи, интервью и доклады по исследуемым нами вопросам.

Таким образом, при написании данной диссертации было проанализировано и обсуждено множество источников. Основная цель обзора упомянутых источников, особенно использования документов Центрального государственного архива и упомянутых текущих архивов, состоит в том, чтобы ввести их материалы в научный оборот, представить их содержание и значение другим читателям и исследователям.

### **Положение, выносимые на защиту**

1. Исследование процесса подготовки специалистов и инженерно-технического профиля в университетах и технических вузах страны за 25 лет независимости;

2. Роль и место технических специальностей в системе образования Республики Таджикистан и меры принятые правительством страны по развитию фундаментальных знаний;

---

<sup>3</sup> Стратегияи рушди инноватсионии Чумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ:

<https://ncpi.tj/wpcontent/uploads/2020/02/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf>

<sup>4</sup> Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 – 2015. - Душанбе, 2007; Государственная программа подготовки педагогических кадров на 2005-2010гг. // Омузгор, 2004, 26 нояб.; Барномаи рушди инноватсионии Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://maorif.tj/storage/Dokument's/Barnomaho/ba24a74e3d838d8f893a8dd608f28028.pdf>

<sup>1</sup> Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». - Душанбе: Шарқи озод, 2006. - 92с.

<sup>2</sup> Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://majmilli.tj/қонуни-ҷт-дар-бораи-таҳсилоти-олии-кас/> (санаси муроҷиат: 27. 12. 2023).

3. Образование университетов и институтов технического направления в регионах страны и возможности обучения в них;

4. Развитие материально-технической базы университетов и институтов технического направления, доступ преподавателей и студентов к лабораториям и техническим оборудованием в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности;

5. Достижения ученых и преподавателей университетов и институтов технического направления страны и их внедрение в отечественное производство;

6. Сотрудничество между университетами и институтами технического направления страны в области совместных исследований, обмена студентами, обучения и повышения квалификации преподавателей;

7. Степень подготовки специалистов технического направления и их соответствие требованиям современного трудового рынка;

**Научная новизна исследования.** В рамках наастоящего диссертационного исследования впервые были изучены и исследованы история университетов и институтов технического направления страны, а также процесс подготовки местных кадров в период государственной независимости. Новизна работы заключается в том что в ней:

- обсуждены и разъяснены ключевые вопросы относительно университетов и институтов технического направления в системе образования страны;

- впервые исследован процесс образования новых университетов и институтов технического направления в Таджикистане;

- обсужден развитие материально-технической базы университетов и институтов технического направления Таджикистана;

- определены научно-исследовательские достижения преподавателей университетов и институтов технического направления, их проблемы и перспективы деятельности;

- исследован уровень и результаты научно-образовательных отношений университетов и институтов технического направления Таджикистана с высшими учебными заведениями зарубежных стран;

- обсужден фактическая ситуация, достижения и проблемы, а также процесс подготовки местных кадров в университетах и институтах технического направления.

**Теоретическая и практическая значимость научного исследования.** Диссертация имеет научно-теоретическое и практическое значение, а ее результаты могут служить в качестве полезного материала для историков, специалистов в области образования, которые изучают историю университетов и институтов технического направления страны в перспективе подготовки специалистов. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стандартов, государственных планов и программ по направлению подготовки технических кадров, разработке образовательных программ, специальных курсов и дополнительных учебных материалов в ВУЗах республики. Выводы и рекомендации диссертации полезны для исследования

многих важных вопросов истории образования и науки и системы подготовки специалистов в стране в период независимости.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность результатов исследования заключается в достоверности данных, в достаточном объеме исследованного материала, обработки результатов исследования и достаточного количества публикаций. Выводы и рекомендации представлены на основе научного анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности** данное диссертация и содержание, научная новизна и ее результаты соответствуют Перечню специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D020300 – История (6D020301 – Отечественная история).

**Личный вклад соискателя ученой степени** заключается в научной разработке и обосновании названия темы, разработке и реализации плана работы, сборе и обработке отраслевых материалов, анализе существующей литературы, анализе состояния подготовки местных кадров и материально-технического и интеллектуального потенциала университетов и институтов технического направления страны.

**Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов** (изложение основных положений диссертации на конференциях, симпозиумах, семинарах и других научных собраний). Полный текст диссертации был обсужден и рекомендован к защите на заседании кафедры истории таджикского народа исторического факультета Таджикского национального университета (**Решение №11 от 18.06.2024**). Основные положения работы были изложены в двух апрельских конференциях профессорско-преподавательского состава Таджикского национального университета (20 апреля 2011 г., 22 апреля 2012 г.) и в республиканской научно-теоретической конференции «Историческое значение Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в укреплении основ государственной независимости» (Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни, 15 ноября 2022 г.).

**Опубликование результатов диссертации.** Основное содержание диссертации автор опубликовал в 5 научных статьях, 4 из которых были опубликованы в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объём диссертации.** Объем диссертации составляет 172 страниц компьютерного текста и состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения, списка источников и использованной литературы (146 наименований).

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Во введении обосновывается значимость темы исследования и уровень ее изученности, связь диссертационного исследования с программой (проектом) и научной темой, цели и задачи, предмет, тема, этап, место, продолжительность, теоретико-методологическая основа, исходная база знаний, вопросы защиты,

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность результатов, установлена степень научной и методологической значимости, а также степень соответствия диссертации паспорту научной специальности, указывается личный вклад соискателя ученой степени, одобрение и внедрение результатов, публикация результатов, а также структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации – **«Процесс становления и укрепления системы университетов и институтов технического направления Таджикистана в период независимости»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе первой главы диссертации – “Место технических направлений в системе высшего образования страны” освещается история развития технических наук, учебных центров в технической сфере, неразрывные связи между гуманитарными и техническими науками, модели образования, периоды развития и положение технических направлений в системе образования Таджикистана. В диссертации утверждается, что изменения, произошедшие в обществе в конце XX века, не оставили без влияния также и деятельность университетов и систему образования. В связи с этим, в стороне от этих изменений не остались и высшие технические учебные заведения Таджикистана. Новая эпоха требует от каждого специалиста постоянного самосовершенствования, изменения своих знаний и навыков в зависимости от времени и места. В этом контексте в образовательную систему вузов конца 20 – начала 21 века был введен обмен студентами. Будущий специалист готов ко всем новациям данной формы обучения. Именно в этот период количество университетов в мире, особенно в Таджикистане, увеличилось, и каждый университет посмотрел на рынок труда и открыл востребованные специальности, то есть университетская система перешла к новой модели, которую называют 3-й моделью.

Анализы показали, что система образования технических университетов страны соответствует 3-й модели, но некоторые наиболее престижные технические университеты мира уже перешли на 4-ю модель.

В целях укрепления позиций технических знаний в системе высшего образования страны правительство страны разработало и утвердило ряд нормативно-правовых актов. В то же время были приняты меры по поддержке научного потенциала.

В диссертации отмечается, что на основе нормативно-правовых документов вузами и высшими техническими институтами страны разработаны и утверждены государственные стандарты и образовательные планы. Но в этом направлении есть проблемы. По словам профессора Х. В Одназода в технических институтах и университетах большая часть учебных часов отводится общественным наукам. Студент – будущий специалист не может изучать основные предметы обучения с учетом ограничения учебного времени. При этом преподавание предметов в институтах и университетах технического направления должно быть конкретизировано с определением объема обучения. К сожалению, подобные проблемы возникают во всех учебных предметах системы высшего образования страны.

Таким образом, в данном параграфе объективно отражается положение технических направлений в системе высшего образования страны с учетом эволюции успешных мировых моделей.

Второй параграф первой главы диссертации – «**Образование новых университетов и институтов технического направления в Таджикистане**» – отражает процесс основания технических университетов и институтов в республике в хронологическом порядке. Республика Таджикистан уделяла особое внимание созданию и организации технических институтов и университетов в период независимости, не очень долгое время, но именно за последние 20 лет было создано несколько университетов и технических институтов. К ним относятся Таджикский технический университет, Таджикский энергетический институт и Исфаринский филиал Таджикского технического университета и другие.

В диссертации говорится, что строительство университетов и технических институтов в различных регионах страны в период бурного развития телекоммуникаций позволило абитуриентам поступать в университеты и институты в городах и районах, близких к месту жительства, а после окончания учебы устраиваться на работу по специальности на промышленные предприятия страны. Создание и строительство высших технических университетов и научно-исследовательских институтов по всей стране улучшило образовательные возможности населения, однако на начальных этапах образовательная среда не была благоприятной, а материально-техническая база и преподавательский состав были не достаточно квалифицированными. Несмотря на эти проблемы, создание высших учебных заведений для технологического развития страны и деятельность подготовленных в них специалистов благоприятны для экономического развития страны.

Таким образом, в этом параграфе наглядно анализируются и обсуждаются проблемы и достижения процесса образования университетов и институтов технического направления страны.

В третьем параграфе первой главы диссертации – «**Развитие материально-технической базы университетах и институтах технического направления Таджикистана**» отмечается, что в начале государственной независимости Правительством страны были осуществлены некоторые меры по улучшению материально-технической базы университетов и институтов и условий обучения студентов. К сожалению гражданская война (1992 -1997) усложнила состояние образования в стране и разрушила хорошие условия обучения в университетах. Почти все учебные пособия в университетах и институтах были уничтожены. Эта неприятная ситуация негативно сказалась на дальнейшей деятельности вузов и уровне приобретения знаний студентами. В то же время в столь сложный и чувствительный период в стране было открыто несколько институтов и университетов, материально-техническая база которых не соответствовала новым стандартам.

В диссертации отмечается, что в 1991–2016 годах все технические вузы страны приняли меры по улучшению своей материально-технической базы и

внесли изменения на основе разработанных программ и планов. От внешнего вида до расширения площади объекта, поставки парт и стульев, компьютеров и принтеров, электронных досок и учебных материалов, технических и полевых лабораторий, технопарков и т.д. Однако анализы показали, что материально-техническая база высших технических учебных заведений республики не является удовлетворительной по сравнению с материально-технической базой технических университетов и институтов некоторых зарубежных стран. В частности, серьезных изменений требует деятельность технопарков. В связи с этим вопросом в 2016 году руководитель управления науки и инноваций Министерства образования и науки страны Хуршед Зиеев заявил, что деятельность технопарков не является удовлетворительной и не отвечает требованиям взаимосвязи между наукой и производством. У нас до сих пор есть проблемы в этой сфере. Для развития технопарков, прежде всего, нужно финансирования. С другой стороны, то, что там производят должно иметь своего покупателя.<sup>1</sup> Конечно, кое-что в этих парках делается, но инновациями это назвать нельзя. В то же время в технических университетах и институтах наблюдается нехватка учебных материалов на государственном языке, например, учебников, методических материалов, материалов для проведения технических и полевых экспериментов в лабораториях в период исследовательских работ.

Таким образом, развитие материально-технической базы технических университетов и институтов страны происходило неравномерно. В начале периода независимости видно разрушение материально-технической базы вузов. С 2005 года материально-техническая база вузов несколько улучшилась.

Вторая глава диссертации – «**Роль университетов и институтов технического направления Таджикистана в развитии научно-исследовательской деятельности и подготовке местных кадров**» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе второй главы диссертации – «**Научно-исследовательские достижения преподавателей вузов и технических институтов**» анализируются и обсуждаются фактические внедрение инновационных достижений в производство, устойчивое развитие общества. Отмечено что позитивное решение актуальных проблем в различных отраслях экономики страны дополняют научно-исследовательскую и инновационную деятельность высших технических учебных заведений страны, способствуют техническому и технологическому совершенствованию реального сектора экономики Республики Таджикистан.

Анализ показал, что научно-технический потенциал предприятия, научных институтов и специальных технических учебных заведений определяется уровнем оснащенности лабораторий, экономическим, кадрово-

---

<sup>1</sup> Фарзонаи Ф. Паркҳои технологӣ: Аз сухан ба амал гузарем [Матн] / Фарзонаи Ф. // Чумхурият. – 2016. – 1 декабр.

организационными показателями и скоростью вывода готовой продукции на рынок.<sup>1</sup>

Следует отметить, что во всех университетах и институтах технического направления страны ведутся научно-исследовательские работы, а результаты исследований ученых и исследователей утверждены патентами и сертификатами. За 25 лет независимости изобретения многих ученых технических институтов и университетов были зарегистрированы в Национальном патентно-информационном центре, а изобретатели получили свидетельства, но на практике большинство этих достижений остаются на бумаге и не реализуются. Президент Республики Таджикистан,уважаемый Эмомали Рахмон в своем очередном послании в Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года отметил, что в это время когда наука и техника развиваются с космической скоростью, инновации и научные инициативы в таджикской науке редко замечаются, талантливые, изобретательные и креативные люди не привлекаются в исследовательские работы в области точных наук, а заказанные темы не адаптируются к нуждам государства. В то же время для выполнения порученных тем и их эффективного использования необходимо пересмотреть финансирование сферы науки, а Правительству следует изучить этот вопрос и принять меры по его регулированию.<sup>2</sup>

Анализ показали, что количество патентных заявок на изобретения гражданами страны составляло 117 в 2007 году, 113 в 2008 году и 116 в 2009 году.<sup>3</sup>

Таким образом, несмотря на все научно-исследовательские достижения ученых технических вузов, существуют некоторые проблемы, требующие решения, в их числе высокий возраст профессорско-преподавательского состава, недостаточное финансирование научно-исследовательской работы в технических вузах, а также отсутствие внедрения изобретений ученых в производство, недостаток научно-исследовательских центров отвечающих современным требованиям в данной области.

Во втором параграфе второй главы диссертации – «Научно-образовательные связи университетов и институтов технического направления Таджикистана с высшими учебными заведениями зарубежных стран» подробно рассматривается и обсуждается международная деятельность каждого технического университета и института страны. В работе отмечено, что в целях расширения сотрудничества с зарубежными странами в сфере образования и науки по инициативе Правительства Республики Таджикистан и Министерства образования и науки было подписано несколько

<sup>1</sup> Ермолаева, Е.Н. Формирование и оценка научно-технического потенциала предприятия [Текст]: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ермолаева Елена Николаевна. – Новосибирск, 2002. – 187 с.

<sup>2</sup> Стратегияи рушди инноватсионии Чумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://ncpi.tj/wp-content/uploads/2020/02/.pdf> (санаси муроҷиат: 15.10.2023).

<sup>3</sup> Барномаи рушди инноватсионии Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://maorif.tj/storage/Dokument's/Barnomaho/ba24a74e3d838d8f893a8dd608f28028.pdf> (санаси муроҷиат: 27. 12. 2023).

актов, что создало прочную основу для расширения международных связей между университетами и институтами.<sup>1</sup>

В диссертации излагается, что, учитывая политическую и социальную ситуацию первого десятилетия независимости, сфера международных связей университетов и институтов технического направления страны не получила заметного развития. Аргументами на этот счет являются те показатели, что в деле обмена студентов, подготовки специалистов в вузах зарубежных стран и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, а также совместных исследований на основе договоров, которые проводились через зарубежный сектор технических институтов и университетов, происходили в очень незначительном количестве. После стабилизации политической ситуации, а точнее после подписания мирных соглашений, более значительные успехи республики во внешней политике положительно сказались на деятельности отечественных институтов и университетов в сфере международной политической коммуникации. Сегодня технические институты и университеты республики сотрудничают с зарубежными вузами в соответствии с законодательством республики.

Таким образом, за 25 лет независимости техническими вузами страны в рамках действующих правовых документов налажены международные связи, а также поэтапно расширены взаимовыгодные научно-технические сотрудничества с техническими институтами зарубежных стран в области высшего профессионального образования. В целях восстановления взаимного сотрудничества в сфере высшего образования, приглашают представителей сторон для участия в конференциях и других установленном соглашениями на взаимовыгодной основе мероприятиях. Во всех сферах международных отношений достижения Технологического университета Таджикистана относительно высокие, по сравнению с другими высшими учебными заведениями страны.

Таким образом, за 25 лет независимости сфера международных связей отечественных высших учебных заведений и технических учреждений время от времени увеличивалась в масштабах нормативно-правовых документов с зарубежными учреждениями высшего профессионального образования. Для возрождения взаимного сотрудничества в сфере высшего образования партнеры старались участвовать в конференциях и других полезных видах сотрудничества. Во всех сферах международных отношений достижения Технического университета Таджикистана превосходят результаты других высших технических учебных заведений.

В третьем параграфе второй главы диссертации «Уровень подготовки местных кадров в технических университетах и институтах» диссидентом отмечается, что школа и образование занимают центральное место в социальной политике Правительства Таджикистана, предпринимаются конкретные шаги по совершенствованию системы образования, соответственно, формированию высококвалифицированной и

---

<sup>1</sup> Рушди илм ва маориф дар замони истиқтол [Матн]. – Душанбе, 2016. – С.134.

конкурентоспособной рабочей силы. В частности, Основатель и Национальный лидер мира и национального единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон всегда рассматривал науку и образование как один из приоритетов социальной политики Правительства республики<sup>1</sup>. В ближайшем будущем он будет использовать все возможности для того, чтобы Таджикистан стал одной из самых процветающих и передовых стран в области науки и образования, доказав, что таджики действительно являются культурным, образованным и находчивым народом<sup>2</sup>.

За период исследования система подготовки технических специалистов в университетах и институтах страны претерпела изменения. Если вначале подготовка кадров осуществлялась в форме специалистов, аспирантов и докторантов, то в последующие периоды она осуществлялась в форме бакалавров, магистров и PhD-докторантов.

За 25 лет независимости университеты и институты технического направления подготовили десятки тысяч специалистов в различных технических областях. В частности, в 2014 году Технический университет Таджикистана имени М. С. Осими выпустил 3031 студента. Таким образом, и другие университеты и институты технического направления страны уже много лет готовят специалистов.

Согласно точки зрения докторанта, несмотря на эти достижения, в подготовке инженерно-технических специалистов в университетах и технических вузах страны все еще существует ряд проблем. В частности, ощущается нехватка методических материалов для преподавания специализированных дисциплин в учебном процессе. Существующие учебные материалы также нуждаются в совершенствовании. Согласно анализу экспертов в данной области, в развитых странах мира несколько институтов и экспертов сотрудничают в разработке стандартов, учебных программ и методических материалов для эффективной подготовки инженерно-технических кадров. Однако, к сожалению, подобные исследования отсутствуют в высших технических учебных заведениях республики. В то же время устаревание технического оборудования и его соотношение с международными стандартами прогрессирует с каждым днем. Одним из основных требований к подготовке инженерно-технических кадров является учет количества студентов в лаборатории, года выпуска, технических возможностей лабораторного оборудования и количество студентов в лабораторных аудиториях.

Успешные модели со всего мира - ангlosаксонская (Великобритания, США, Австралия), азиатская (Китай, Индия, Сингапур и др.) и немецкая (Германия)-эффективны в практике инженерно-технической подготовки. Настало время профессионалам внедрить в своих национальных университетах и технических вузах более полную систему образования, основанную на опыте вышеперечисленных моделей. Таким образом, в данном параграфе подробно анализируются и обсуждаются достижения и проблемы процесса подготовки инженерно-технических специалистов в республике.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **I. Основные научные результаты диссертации**

После прочтения, изучения и исследования исследовательских работ, научных книг, статей, архивных материалов, теоретических сравнений, интервью с экспертами и других литературных источников были сделаны следующие выводы:

1. В современный период происходит стремительное формирование технических наук. Несмотря на все это, человечество не удовлетворяется достижениями своего времени и каждый день стремится к новым открытиям, большая часть которых происходит именно в технической отрасли. Известно, что технические науки сформировались на основе фундаментальных наук – математики, физики, химии и биологии, основная цель которых является создание новой научной картины мира. Хотя в этом направлении проделана огромная работа, однако все достигнутое еще недостаточно. Нынешнее состояние этой области вызывает большую тревожность, поскольку большинство экспертов в этой области считают, что мы не только не продвинулись вперед с восьмидесятых годов прошлого века, а даже в некоторых отраслях пошли на спад [2-А];

2. За годы независимости в Республике Таджикистан были предприняты значительные усилия по развитию системы образования и вовлечению граждан в образование в техническом плане. В частности, это разработка и утверждение нормативно-правовых документов, национальных стратегий и программ, открытие университетов и высших технических учебных заведений, а также отечественных филиалов зарубежных технических университетов. В соответствии с этими мерами правительство страны проводит работу по подготовке кадровиков с научными степенями из-за рубежа, а во всех университетах и высших учебных заведениях страны созданы факультеты технического процесса для подготовки технических специалистов. [1-А];

3. В период независимости Правительство страны уделяло особое внимание созданию и организацию деятельности институтов и университетов технического направления в стране. За короткий период времени, точнее, за 25 лет независимости, в Республике Таджикистан было открыто несколько университетов и институтов технического направления. Точнее, к 2016 году их число в стране достигло 9. Это дало возможность абитуриентам учиться в городах и районах, близких к месту своего проживания, когда в стране еще не до конца была решена проблема коммуникационного тупика. В этом контексте промышленные предприятия страны были обеспечены местными специалистами, были достигнуты значительные результаты для развития экономики стран [4-А];

4. Укрепления материально-технической базы институтов и университетов технического направления республики происходила неправомерно. В начальные годы независимости происходило разрушение материально-технической базы ВУЗов. С 2005 года материально-техническая база ВУЗов несколько улучшилось. В частности, поэтапно велась строительство и реконструкция новых зданий, а также был сделан капитальный ремонт учебных

заведений, институты и университеты технического направления были обеспечены техническими оборудованиеми, в том числе, компьютерами, принтерами, электронными досками. При этом открытие лабораторий и их оснащение современной техникой электронных библиотек и читальных залов, создание технопарков и привлечение преподавателей и студентов для стажировок и научно-исследовательских работ, строительство и реконструкция общежитий для преподавателей и студентов, а также улучшение условий их жизни являются теми важными мерами, которые были приняты [4-А];

5. Несмотря на меры, принятые правительством республики, в системе образования страны существует ряд проблем, включая несоответствующие стандарты и учебные программы, повторение предметов и исключение профильных предметов из учебного плана, а также повторение специализаций и учебных программ, несоответствие специалистов данной области рыночным требованиям, нехватка по некоторым специальностям специалистов с ученой степенью, что отрицательно влияет на систему подготовки квалифицированных технических специалистов [3-А];

6. В исследуемый период наблюдается нехватка учебных материалов на государственном языке, в том числе учебники и методические материалы. Хотя некоторые преподаваемые предметы за этот период были обеспечены учебными материалами, этого недостаточно. В то же время в лабораториях наблюдается нехватка материалов для полевых испытаний. При этом современные технологии (компьютеры и видеопроекторы) не используются должным образом в учебном процессе. В некоторых случаях они непригодны для использования [2-А];

7. Основной целью создания парков является прежде всего внедрения научных достижений в производство и их реализация на практике. В этом отношении технопарки нуждаются в особом внимании и поддержке. В настоящее время оборудование, имеющееся в технопарках университетов и институтов страны, предназначено только для практики. Для дальнейшего развития технопарков необходимо предоставить им льготы по уплате налогов, таможенных пошлин и банковских кредитов. Такие льготы способствуют внедрению новых технологий и инновационных методов в производстве. Поэтому для эффективной работы технопарков руководителям ВУЗов необходимо создать благоприятные условия и устранить препятствия. В противном случае никакой пользы от создания таких парков не будет;

8. За 25 лет независимости ученые и преподаватели технических институтов и университетов страны, несмотря на проблемы, добились важных достижений. За исследуемый период Правительством Республики были приняты меры по поддержке науки, модернизацию ее отраслей и решение ее важных социально-экономических задач. Укрепление научно-технического потенциала страны как одной из необходимых условий устойчивости экономики и постепенного перехода на инновационный путь развития является из числа стратегических задач государства.

В этом вопросе научно-исследовательские работы и изобретения ученых и преподавателей технических вузов страны в определенной степени способствовали развитию инноваций в республике [6-А];

9. Несмотря на достижения, средний возраст профессоров и кандидатов наук очень высок. В университетах и институтах технического направления мало молодых специалистов с учеными степенями и званиями. Последипломное образование потеряло свое значение в стране, поскольку большинство аспирантов университетов и институтов технического направления не защищали свои диссертации, а лишь получали стипендии, не проводя никакую исследовательскую работу. Кроме того, есть и другая проблема недостаточное финансирование научно-исследовательских работ, а изобретения ученых в данной области не всегда применяются в производстве. Еще одна проблема, требующая решения, заключается в том, что исследования и деятельность научных центров высших технических учебных заведений не соответствуют современным требованиям. [3-А];

10. Роль и обучение в магистратуре в технических областях все еще останется неясной. Согласно положениям Болонской системы, степень магистра должна быть связующим звеном между знаниями высших университетов и научно-исследовательской деятельностью, однако анализ показывает, что большинство магистров инженерно-технических специальностей не обладают достаточными техническими знаниями. В развитых странах степень магистра используется как поле для реализации интеллектуальных возможностей, то есть в этот период студент делает первые шаги к инновациям, но большинство магистров в этой области не занимаются научными исследованиями;

11. После обретения страной независимости улучшились возможности установления международных связей университетов и институтов технического направления республики с зарубежными техническими вузами. В рамках действующих нормативно-правовых документов их научные связи и взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество поэтапно расширяются. В целях установления взаимного сотрудничества в сфере высшего образования, повышения эффективности научно-методической, научно-исследовательской работы, подготовки специалистов и научно-педагогических кадров, обмен студентами подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры. На основании этих соглашений стороны используют реальные возможности для обмена учеными и преподавателями, аспирантами, магистрантами и студентами в направлении совершенствования и развития образования, обмен учебно-методической литературой, образовательными и планами, научными материалами и приглашают представителей сторон для участия в конференциях и иных мероприятиях для взаимовыгодного сотрудничества. В этом направлении достижения Технологического университета Таджикистана отличаются среди вузов страны своими эффективными результатами [1-А];

12. Существует серьезная разница между знаниями и навыками выпускников университетов и институтов технического направления и

реальностей сферы производства, поскольку на большинстве кафедр технических вузов ощущается нехватка профессиональных преподавателей, а лабораторная база некоторых очень отсталая. По большинству специальностей университетов и институтов технического направления связь с производством не налажена должным образом, что отрицательно сказывается на уровне знаний и навыков выпускников. При этом производственные предприятия совершенно не способствуют подготовке специалистов инженерно-технической области, то есть не дают свои рекомендации вузам и институтам по поводу того, в каком направлении студентам следует совершенствовать свои знания, а какие отрасли уже не нужны для производства. В данном случае соответствующие отраслевые предприятия должны непосредственно участвовать в разработке технических и учебных программ [3-А];

13. Ни один университетов и институтов технического направления Таджикистана не проводил мониторинг трудоустройства своих выпускников. Согласно положениям по рейтингу университетов мира, количество трудоустроенных выпускников и их официальная заработка плата считаются одними из главных условий при оценке рейтинга вуза;

14. Переход на новые технологии осуществляется очень медленно. Большинство преподавателей обучают студентов по старым материалам, из-за чего их техническое мышление отстает. Для совершенствования этого аспекта в системе непрерывного образования ключевую роль играют курсы повышения квалификации преподавателей отрасли в лабораториях мирового уровня. К сожалению, большинство преподавателей технических вузов даже один раз не были заграницей для повышения квалификации;

15. Одним из основных условий оценки подготовки инженерно-технических кадров является проведение мониторинг качества образования, учет количества, года выпуска, технических возможностей лабораторного оборудования и количества студентов, имеющих доступ к ним во время лабораторных занятий. Некоторые лаборатории университетов и институтов технического направления до сих пор работают на старых оборудований. В этом направлении необходимо уделять больше внимания университетам и институтам технического направления страны. [2-А];

16. Комитет по статистике, Центр стратегических исследований и другие министерства и комитеты должны не только предоставлять текущую и прошлую статистику, но и уметь прогнозировать будущее рынка труда, поскольку большинство технических специальностей повторяются в университетах, что приводит к избыточной подготовке кадров и специалистов одной области, а другие отрасли производства страны остаются без специалистов;

17. При планировании и зачислении абитуриентов в ВУЗ, особенно обучающихся по Президентской квоте и отраслевым квотам, следует учитывать место проживания и экономический и технический потенциал того же региона. Опыт показывает, что подобные вопросы не принимаются во внимание в университетах и институтах технического направления страны. Выпускники по Президентским квотам, которые должны быть трудоустроены в своем

населенном пункте, к сожалению, по причине существования ряда проблем, не могут или не планируют устроится на работу.

## **II. Рекомендации по практическому использованию результатов**

1. В целях подготовки специалистов техническо-инженерного направления международного уровня должны быть пересмотрены учебные стандарты, программы и специализации университетов и институтов технического направления страны;

2. В целях реализации государственной политики, государственных стратегий и программ в сфере образования в деле подготовки инженерно-технических специалистов необходимо увеличить для абитуриентов количество мест бюджетного обучения в университетах и институтах технического направления;

3. Необходимо уделять внимание гендерным вопросам в технических университетах и институтах страны. Для соблюдения гендерных отношений в инженерно-технических специальностях необходимо повысить пропагандистскую деятельность среди молодых женщин, поскольку с точки зрения психологии деятельность женщин по некоторым специальностям более эффективна, чем деятельность мужчин;

4. Материально-техническая база технических университетов и институтов в зависимости от их специализации, особенно отраслевых лабораторий, должна быть обеспечена новейшим оборудованием;

5. В зависимости от национальных интересов, специалисты с учеными степенями или учеными званиями, которые не могут быть подготовлены в Таджикистане, должны быть подготовлены за рубежом;

6. Необходимо пересмотреть уровень магистерских программ в университетах и технических институтах. Его следует разделить на две группы, т.е. первая группа – это один год обучения без научных исследований, а вторая группа должна быть двухлетней с научно исследовательской работой;

7. Пришло время принять закон об инженерной профессии в Республике Таджикистан, поскольку опыт развитых стран показал, что такие законы регулируют способы и методы обучения, сферу деятельности и правила работы инженера, стимулируя таким образом соответствие требованиям трудового рынка. Кроме того, такие законы не возлагают ответственность за подготовку инженерно-технических кадров только на университеты и институты, а государственные и частные производственные предприятия также способствуют подготовке кадров;

8. В целях повышения качества образования и обеспечения учащихся дополнительными учебными материалами, особенно учебниками, следует издавать их в большом тираже.

9. Было бы хорошо, если бы успешные мировые модели, например, так называемая четвертая модель, были экспериментированы в некоторых университетах и институтах технического направления республики. Это связано с тем, что в университетах такого типа реализуются особые системы управления, в которых очень успешно используются знания, образование,

бизнес и виртуальный мир. По мнению исследователей, будущие специалисты должны не только обладать отличными профессиональными навыками, но и уметь находить позиции в виртуальном мире, которые в научной терминологии называются пользователями технологии блокчейн.

## **ПУБЛИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**I. Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:**

[1-А]. Холов Ш. И. Международное сотрудничество Института технологий и инновационного менеджмента города Куляб (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2018. – №5. - С.83-86.

[2-А]. Холов Ш. И. Роль Горно-металлургического института Таджикистана в подготовке специалистов в области горной металлообработки в годы независимости (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2019. – №1. - С.140-142.

[3-А]. Холов, Ш. И. Роль технических вузов Таджикистана в подготовке специалистов отрасли промылленности (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2019. – №5. - С.50-53.

[4-А]. Расулиён К., Холов Ш. X. Образование технических университетов и институтов в Республике Таджикистан (на таджикском) [Текст] / К. Расулиян, Ш.И. Холов // Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 2023. – №6 (107). - С. 200-210.

### **II. Научные статьи, опубликованные в других изданиях:**

[5-А]. Холов, Ш. И. Эмомали Раҳмон, основатель мира между таджиками (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых ТНУ на тему «Миротворческая школа лидера нации – наставление для молодежи за светлое настоящее и будущее». Посвященный 20-летию народного единства и Году молодежи, г. Душанбе, 18-19 мая 2017 г. – Душанбе, 2017. – С. 15-17.

[6-А]. Холов, Ш. И. Образование технических университетов в Таджикистане в годы государственной независимости (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Государственная независимость: судьбоносный этап в истории таджикского народа (к 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан)». ТГПУ имени С. Айни, г. Душанбе, 4 сентября 2021. – Душанбе, 2021. – С. 384-395.

[7-А]. Холов, Ш. И. XV1 Сессия Верховного Совета и развитие технических университетов Таджикистана (на таджикском) [Текст] / Ш.И. Холов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Историческое значение сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в укреплении основ государственной независимости». ТГПУ имени С. Айни, г. Душанбе, 15 ноября 2022 г. – Душанбе 2022 г. - С.244-247.

[8-А]. Холов, Ш. И. Развитие научно-исследовательской деятельности в технических университетах в 2010-2020 гг. (на таджикском) [Текст] / Ш. И. Холов // Материалы научно-практической конференции профессоров и преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов вузов, посвященной Дню таджикской науки, 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020-2040 гг.), Годы

промышленного развития (2022-2026 гг.) и 30-летие 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. ТГПУ имени С. Айни, ш. Душанбе, 14-19 апреля 2022 г. – Душанбе, 2022 г. – С. 220–225.

## АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Холов Шерали Ибодуллоевич дар мавзуи «**Саҳми донишгоҳои равияи техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тайёр намудани кадрҳо (солҳои 1991–2016)**»

Калидвожаҳо: Донишгоҳ, донишкадаҳо, низоми маориф, илм, таълим, равияҳои техникӣ, пойгоҳи моддӣ-техникӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, равобити байнамилалӣ, табодули донишҷӯёну омӯзгорон, кадрҳои маҳаллӣ.

Рисолаи диссертационии мазкур ҳамчун таҳқиқоти ягона дар илми таърихнигории ватанӣ ба ҳисоб меравад. Мақсади таҳқиқот таҳлилу баррасии паҳлӯҳои муҳталифи таърихи донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникӣ ва вазъи омода кардани мутахассисони соҳаҳои муҳандисӣ-техникӣ дар 25 сол (1991–2016)-и замони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. Навгонии диссертатсияи мазкур дар хулоса ва пешниҳоди муаллиф дарҷ гардидааст, ки барои воқеъбинона баҳо додани сатҳу сифати омода кардани мутахассисони равияҳои техникӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникии кишвар мусоидат менамояд.

Муаллиф зимни таҳқиқи мавзуъ ҷойгоҳи равияҳои техникӣ дар низоми таҳсилоти олии кишвар, таъсиси донишгоҳу донишкадаҳои нави техникӣ, таҳаввулоти пойгоҳи моддӣ-техникӣ, дастовардҳои илмӣ-таҳқиқотии устодони донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ, равобити илмӣ-таълимии донишгоҳу донишкадаҳои техникии Тоҷикистон бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ ва сатҳи омода намудани кадрҳои маҳаллӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникро аз лиҳози назариявӣ ва амалӣ таҳқиқ кардааст.

Рисола аҳаммияти илмӣ-назариявӣ ва амалӣ дошта, натиҷаҳои он дар корҳои илмии муарриҳон, мутахассисони соҳаи маориф ва донишгоҳу донишкадаҳои равияи техникии кишвар мавриди истифода қарор гирад. Натиҷаи таҳқиқотро метавон барои таҳияи стандартҳо, нақшаву барномаҳои давлатӣ дар самти омодасозии кадрҳои техникӣ, таҳияи барномаҳои таълимӣ, курсҳои маҳсус ва маводди иловагии омӯзиш дар макотиби олии ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор дод. Хулоса ва тавсияҳои диссертатсия барои таҳқиқи бисёр масъалаҳои мубрами таърихи маориф ва илми кишвар дар замони истиқлол ва низоми омодасозии мутахассисон муғид мебошанд.

Диссертант дар таҳқиқи масоили мазкур ба хулосае расидааст, ки навгонӣ, хулоса ва пешниҳоди таҳқиқоти диссертационӣ метавонад боиси ҷорӣ намудани моделҳои муваффақи таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ гардад. Ҳамзамон, роҳҳои баланд бардоштани сифати таҳсилот, беҳтар кардани пойгоҳи моддӣ-техникӣ, самаранокии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва истифодаи воқеии таҷрибаи марказҳои илмиву таълимии кишварҳои хориҷӣ нишон дода шудааст. Дар рисола дарҷ гардидааст, ки истифодаи босамари технологияи навин ва такмили ихтисоси омӯзгорони соҳа боиси рушди тафаккури техникии донишҷӯён мегарданд. Инчунин, равобити ихтисосҳои донишгоҳои техникӣ бо истеҳсолот дар омода кардани мутахассисон самараи буд медиҳад.

## **АННОТАЦИЯ**

**на диссертацию Холова Шерали Ибодуллоевича на тему «Вклад вузов технического направления Республики Таджикистан в подготовке специалистов (1991–2016 гг.)»**

**Ключевые слова:** университет, институты, система образования, наука, образование, технические направления, материально-техническая база, научно-исследовательские работы, международные связи, обмен студентами и преподавателями, местные кадры.

Настоящая диссертационная работа считается уникальным исследованием в отечественной историографии. Цель исследования – проанализировать и рассмотреть различные аспекты истории университетов и институтов технического направления и состояние подготовки инженерно-технических специалистов за 25 лет (1991-2016 гг.) независимости Республики Таджикистан. Новизна работы заключается в выводе и предложении автора, которые помогают реально оценить уровень и качество подготовки специалистов технических направлений в вузах страны.

Автор с теоретической и практической точки зрения рассматривает роль и место технических направлений в системе высшего образования страны, основания новых университетов и институтов технического направления, их развития материально-технической базы, научно-исследовательские достижения преподавателей технических вузов, научно-образовательную деятельность, связи университетов и институтов технического направления Таджикистана с высшими учебными заведениями зарубежных стран и уровень подготовки местных кадров в технических университетах и институтах.

Диссертация имеет научно-теоретическое и практическое значение, а его результаты должны быть использованы в научных трудах историков, специалистов в области образования и деятельности университетов и технических институтов страны. Также, результаты исследования могут быть использованы при разработке стандартов, государственных планов и программ по направлению подготовки технических кадров, разработке образовательных программ, специальных курсов и дополнительных учебных материалов в вузах республики. Выводы и рекомендации автора работы полезны для исследования многих важных вопросов истории образования и науки страны в годы независимости, особенно при исследовании системы подготовки специалистов.

Исследуя вопросы по теме, диссидент пришел к заключению, что новизна, выводы и рекомендации данного диссертационного исследования могут привести к внедрению успешных образовательных моделей в университетах и институтах технического профиля страны. Кроме того, указаны пути повышения качества образования, улучшения материально-технической базы, эффективности научно-исследовательской работы и реального использования опыта научно-образовательных центров зарубежных стран. В диссертации утверждается, что эффективное использование новых технологий и повышение квалификации преподавателей в данной области приводят к развитию технических знаний студентов. Также, постоянная взаимосвязь специализаций технических вузов с производством может быть полезным при подготовке специалистов.

## ANNOTATION

on the dissertation of Kholov SherAli Ibodulloevich on the topic "**The contribution of technical universities of the Republic of Tajikistan in the training of specialists (1991–2016)**"

**Keywords:** university, institutes, education system, science, education, technical areas, material and technical base, research work, international relations, exchange of students and teachers, local personnel.

In the field of domestic historiography, this dissertation is regarded as a singular research. The goal of the research is to examine and evaluate several facets of the development of technical colleges and universities as well as the condition of engineering and technical specialist education throughout the Republic of Tajikistan's 25 years of independence (1991–2016). The work's innovation is in the author's conclusion and recommendation, which support a realistic evaluation of the caliber and extent of technical area experts' training provided by the nation's institutions.

From a theoretical and practical standpoint, the author looks at the function and position of technical areas in the nation's higher education system, the establishment of new technical institutes and universities, the growth of their faculty's research accomplishments, scientific and instructional endeavors, the relationships between Tajikistan's technical institutes and universities and foreign higher education establishments, and the quality of local staff training at these institutions.

The dissertation has theoretical, scientific, and practical value, and the findings ought to be incorporated into the scientific publications of historians, experts in the field of education, as well as national universities and technical institutions. The study's findings can also be applied to the creation of standards, official plans, and initiatives for technical people training, educational curriculum development, specialized courses, and supplementary resources for republican institutions. The work's author's conclusions and suggestions help research a variety of significant topics related to the nation's scientific and educational history throughout its years of independence, particularly when examining the system for producing experts.

After looking into the topic, the dissertation's author concluded that the unique ideas, findings, and suggestions of this research can result in the implementation of effective instructional methods in the nation's technical colleges and universities. Additionally, strategies for raising educational standards, strengthening the scientific and material foundation, enhancing research productivity, and effectively using the expertise of international scientific and educational institutions are suggested. The dissertation makes the case that students' acquisition of technical knowledge is a direct result of instructors' professional development in this area and their efficient application of new technologies. Additionally, the ongoing connection between technical colleges' specializations and industry might aid in the training of professionals.